

Чумъаназар ЭШОНҚУЛОВ, Таваккал ЧОРИЕВ

САВОДОМЎЗИИ ЗАБОНИ МОДАРӢ ВА ХОНИШ 2

Қисми 1-ум

Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфи 2-юми
мактабҳои таълими миёнаи умумӣ

Вазорати таълими халқи Ҷумҳурии Ўзбекистон
ба нашр тавсия намудааст

Нашри нав



ТОШКАНД – 2021



УЎК 811.222.8(075.3)
КБК 81.2(5Тад)я71
Э 94

Чумъаназар ЭШОНҚУЛОВ, Таваккал ЧОРИЕВ

Муқарризон:

- | | |
|-----------------------|--|
| Р. Абдуллоев | – дотсенти кафедраи забонҳои шарқ ва филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Тирмиз; |
| Г. Адашуллоева | – дотсенти кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд; |
| А. Шерназаров | – дотсенти кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд; |
| С. Самиева | – омӯзгори кафедраи забонҳои шарқ ва филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Тирмиз; |
| Р. Ҷумаев | – омӯзгори кафедраи методикаи таълими ибтидоии Донишгоҳи давлатии Бухоро; |
| Н. Очилова | – омӯзгори синфҳои ибтидоии мактаби рақами 53-юми ноҳияи Китоби вилояти Қашқадарё. |

Саводомӯзии забони модарӣ ва хониш, синфи 2 (Матн): китоби дарсӣ / Ҷ. Эшонқуллов (ва диг.) (қисми 1-ум). – Тошканд: Маркази таълими Республика, 2021. – 120 саҳ.

АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ:

- | | |
|---|--|
|  – Андешаронӣ |  – Кор бо гурӯҳ |
|  – Мустақилфирӯзӣ |  – Ганҷи андарзҳо |
|  – Фаъолияти эҷодӣ |  – Тест (Pisa) |
|  – Фарҳанги имло |  – Чархи ақл |
|  – Кор бо луғат |  – Хушзехӯӣ |
|  – Машгулияти завқбахш |  – Савол ва супориш |
|  – Вазифаи хонагӣ | |

Макети оригиналӣ ва концепсияи дизайнӣ аз ҷониби маркази таълими Республика коркард шудааст.

Аз ҳисоби маблағҳои Бунёди мақсадноки китоби Республика чоп шудааст.

ISBN 978-9943-7299-7-1

© Маркази таълими Республика, 2021





МУНДАРИЧА

БОБИ I. ЎЗБЕКИСТОН, ВАТАНИ МОСТ!

ХОКИ ВАТАНАМ – СУРМАИ ЧАШМОНИ МАН

| | | |
|-----------|---------------------------|----|
| Мавзӯи 1. | Соли нави таҳсил муборак! | 6 |
| Мавзӯи 2. | Якуми сентябр | 7 |
| Мавзӯи 3. | Кишвари зебои ман | 8 |
| Мавзӯи 4. | Сарзамини сабзу хуррам | 10 |
| Мавзӯи 5. | Ватан – модар | 11 |
| Мавзӯи 6. | Мадҳи Ватан | 13 |

МАН АЗ ҒАМҲОРИЯТ БИСЁР ШОДАМ

| | | |
|------------------|-----------------------------|----|
| Мавзӯи 7. | Гул кун ҳамеша | 14 |
| Мавзӯи 8. | Ҳифзи табиат – ҳифзи Ватан! | 15 |
| Мавзӯи 9. | Кишвари биҳиштосо | 16 |
| Мавзӯи 10. | Ҳикмати хуш зистан | 17 |
| Мавзӯъҳои 11–12. | Кори назоратӣ ва таҳлили он | 19 |

БОБИ II. МАН, ТУ, ВАЙ (МО, ШУМО, ОНҲО)

МАКТАБАМ – ГУЛШАНИ ОЯНДАИ ДУРАХШОНАМ

| | | |
|------------------|-------------------|----|
| Мавзӯи 13. | Мактаб | 20 |
| Мавзӯи 14. | Дар васфи мактаб | 21 |
| Мавзӯъҳои 15–16. | Боғи мактаб | 22 |
| Мавзӯъҳои 17–18. | Барорам дех! | 26 |
| Мавзӯи 19. | Дар остони мактаб | 27 |
| Мавзӯи 20. | Китобхона | 29 |
| Мавзӯи 21. | Дӯсти ҳақиқӣ | 30 |

БУЗУРГӢ БА АҚЛ АСТ, НА БА СОЛ

| | | |
|------------------|--------------------------------|----|
| Мавзӯи 22. | Дониш талабу бузургӣ омӯз! | 32 |
| Мавзӯи 23. | Дар сухан ҷавобандеш бош! | 33 |
| Мавзӯи 24. | Хушбахтиро бо ҳам ҷӯед! | 35 |
| Мавзӯи 25. | Муҳофизати дандон | 36 |
| Мавзӯи 26. | Ҳикоят | 38 |
| Мавзӯи 27. | Анӯшервони Одил ва пири боғдор | 39 |
| Мавзӯи 28. | Посух | 42 |
| Мавзӯъҳои 29–30. | Ғалаба чист? | 44 |
| Мавзӯи 31. | Одоби меҳмоннавозӣ | 46 |



ДЎСТОН – ОИНАИ ЯКДИГАРАНД!

| | | |
|------------------|-----------------------------------|----|
| Мавзӯи 32. | Кафтар ва мўрча | 48 |
| Мавзӯи 33. | Дўстони бовафо | 49 |
| Мавзӯи 34. | Хуршед ва Чамшед | 51 |
| Мавзӯи 35. | Дўсти ҳақиқӣ кист? | 52 |
| Мавзӯи 36. | Ҳикмати дўстӣ | 54 |
| Мавзӯи 37. | Такрор ва мустаҳкамкунӣ | 55 |
| Мавзӯъҳои 38–39. | Кори назоратӣ ва таҳлили он | 56 |

БОБИ III. ОЛАМИ ТАБИАТИ РАНГИН ҲАЙВОНҲОИ МУҲОФИЗАТШАВАНДА

| | | |
|------------|-------------------------------|----|
| Мавзӯи 40. | Китоби Сурх | 57 |
| Мавзӯи 41. | Мамнӯъгоҳ | 58 |
| Мавзӯи 42. | Гавазни хонгул | 60 |
| Мавзӯи 43. | Силовсин | 61 |
| Мавзӯи 44. | Паланги барфӣ | 62 |
| Мавзӯи 45. | Хирси қаҳваранг (малла) | 63 |
| Мавзӯи 46. | Лаклак | 65 |
| Мавзӯи 47. | Уқоб | 66 |

САЙЁРА ВА ЧИСМҲОИ ОСМОНИЙ

| | | |
|------------------|--|----|
| Мавзӯъҳои 48–49. | Сайёраҳои осмонӣ | 68 |
| Мавзӯъҳои 50–51. | Ситораҳои пурчило | 70 |
| Мавзӯи 52. | Офтобаки зарринрӯ | 73 |
| Мавзӯъҳои 53–54. | Моҳ | 75 |
| Мавзӯъҳои 55–56. | Гирифти офтоб ва моҳ | 76 |
| Мавзӯи 57. | Сарватҳои зеризамиинии кишвари Ўзбекистон | 79 |
| Мавзӯи 58. | Тилло | 80 |
| Мавзӯи 59. | Нафт | 82 |
| Мавзӯи 60. | Гази табиӣ | 84 |
| Мавзӯи 61. | Намаки ош | 85 |
| Мавзӯи 62. | Такрор ва мустаҳкамкунӣ | 87 |
| Мавзӯъҳои 63–64. | Кори назоратӣ ва таҳлили он | 87 |

БОБИ IV. АҚЛИ СОЛИМ – ДАР ЧИСМИ СОЛИМ ХИСЛАТҲОИ НЕКУ БАД

| | | |
|------------------|----------------|----|
| Мавзӯъҳои 65–66. | Ҳикоят | 88 |
| Мавзӯъҳои 67–68. | Забондон | 89 |





| | |
|--|----|
| Мавзўи 69. Дар одоб нарм будан | 91 |
| Мавзўъҳои 70–71. Нишонаи умр | 92 |
| Мавзўъҳои 72–73. Шустушўйи дастҳо..... | 93 |

МИКРОБ ВА БАКТЕРИЯҲОИ ЗАРАРКУНАНДА

| | |
|--|----|
| Мавзўъҳои 74–75. Микроб | 95 |
| Мавзўъҳои 76–77. Бемориҳои микробӣ | 97 |
| Мавзўъҳои 78–79. Бактерия..... | 98 |

СУБҲОНАИ СОЛИМ

| | |
|---|-----|
| Мавзўъҳои 80–81. Субҳона | 99 |
| Мавзўъҳои 82–83. Таом ва маҳсулоти ширӣ | 102 |
| Мавзўъҳои 84–85. Ширкаду ё кадубашири..... | 103 |

ТАБИБИ УСТУХОН

| | |
|--|-----|
| Мавзўъҳои 86–87. Калсӣ – табиби устухон..... | 104 |
| Мавзўъҳои 88–89. Маҳсулоти ширии калсии зиёддошта . | 106 |
| Мавзўъҳои 90–91. Мева ва сабзавотҳои сервитамин..... | 107 |
| Мавзўи 92. Такрор ва мустаҳкамкунӣ | 109 |
| Мавзўъҳои 93–94. Кори назоратӣ ва таҳлили он..... | 109 |

БОБИ V. КАСБИ МАН – ФАХРИ МАН

ҲУНАРМАНДӢ – НИШОНАИ ГУЛДАСТИВУ ҲУШБАХТЗИСТӢ

| | |
|---|-----|
| Мавзўъҳои 95–96. Аз соҳибҳунарон ҳунар биомӯз!..... | 110 |
| Мавзўъҳои 97–98. Касбу ҳунарҳои диллисанд..... | 110 |
| Мавзўъҳои 99–100. Касбу ҳунарҳои сурурбахш | 111 |
| Мавзўъҳои 101–102. Касбу ҳунарҳои шоиста | 112 |
| Мавзўъҳои 103–104. Ҳунарҳои мардумӣ | 113 |
| Мавзўъҳои 105–106. Кулолгарӣ | 114 |

КАСБҲОИ ПУРИФТИХОР

| | |
|--|-----|
| Мавзўи 107. Усто..... | 115 |
| Мавзўи 108. Дурӯдгарӣ | 116 |
| Мавзўи 109. Оҳангар..... | 117 |
| Мавзўи 110. Сартарошӣ | 117 |
| Мавзўи 111. Такрор ва мустаҳкамкунӣ | 118 |
| Мавзўи 112. Кори назоратӣ ва таҳлили он..... | 118 |



БОБИ I. ЎЗБЕКИСТОН, ВАТАНИ МОСТ!

ХОКИ ВАТАНАМ – СУРМАИ ЧАШМОНИ МАН

МАВЗЎИ 1. СОЛИ НАВИ ТАҲСИЛ МУБОРАК!

Эй насли хушбахти замон,
Фарзандҳои меҳрубон.
Бодо муборак бар шумо,
Соли нави таҳсилатон!

Дарҳои мактаб ҳар кучо
Бикшода бар рӯйи шумо.
Бо саъю қўшиш, дўстон,
Хонед аъло доимо!

Бандед мустаҳкам камар,
Бошед фарзанди ҳунар.
Омӯхта аз худ кунед,
Илму адабро нағзтар.

То ин ки аз баҳри Ватан
Ҳам дар амал, ҳам дар сухан
Шоиста хизматҳо кунед,
Хонед, хонед илму фан!



Боқӣ Раҳимзода



Шеърро бурро, равон хонед ва пас аз он мазмунашро нақл кунед.



Аз чанд ҳарф ва овоз иборат будани калимаҳои зеринро ёдрас намоед.

Мактаб, илм, адаб, аъло, таҳсил, ҳунар, Ватан, шоиста, сухан.



Аз рӯйи расм бо тартиб додани ду-се ҷумла фикратонро баён намоед.





МАВЗЎИ 2. ЯКУМИ СЕНТЯБР



Имрӯз ҳама ба ман бо ҳавас менигаранд ва салом мегўянд. Ман ҳам ба ҳама бо шавқ нигариста “Салом!” мегўям!

Имрӯз олам ачаб хушрӯю зебост. Ман ҳам имрӯз хушрӯю зебоям! Модарам ба ман мегўяд:

– Якуми сентябр чи рӯзи хуш аст!

Ман ҳам ба модарам мегўям:

– Мехоҳам ҳар рӯз якуми сентябр бошад!



Матнро хонед ва пас аз он фикратонро аз таассуротҳои рӯзи аввали хониш баён кунед.



Аз чанд ҳарфу овоз иборат будани калимаҳои зеринро муайян намоед.

Хушрӯй, зебоям, сентябр, Яъқуб, Ёдгор, яхмос, яхдон, Юсуф.



Сухани пурҳикматро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хулосавӣ баён намоед.

Чор чиз ба ҳама ҳалқ нек бошад:

| | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|
| Адолату ростӣ | Ақлу хирад | Сабру тоқат | Ҳаёву шарм |
|---------------|------------|-------------|------------|





Бо интихоби сарлавҳаи “Рӯзи аввали хониш” ва корбасти калимаҳои мо, шумо, онҳо, ў, вай матн тартиб дихед.

МАВЗЎИ 3. КИШВАРИ ЗЕБОИ МАН

Водиҳоят – кони зар,
Меваҳоят чун шакар,
Мардумонат – пурҳунар.
Кишвари зебои ман,
Модари яктои ман!

Мулки дилшодам туй,
Меҳнатободам туй,
Фахри авлодам туй!
Кишвари зебои ман,
Модари яктои ман!

Нони мардонат ҳалол,
Мардумонат – некфол,
Бахту тахтат – безавол.
Кишвари зебои ман,
Модари яктои ман!...

Боқӣ Раҳимзода



Шеърро бурро, равон хонед ва пас аз он мазмунашро нақл кунед.



Маънои калимаҳои ба тавсифи **Ватан** корбастушударо шарҳ дихед.





Бозии “Номёбӣ”. Хонед ва кадом калима ҳосил шуданашро гуфта дихед.

Панҷ ҳарф дорад.

Модар.

Не. Ҳарфи аввали он “В” аст.

Вагон.

Онро ба модар қиёс мекунанд. Аммо он низ барои мо чун модар ғамхору азиз аст.

Ватан.

Дуруст ёфтӣ. Он Ватан аст.



Зарбулмасалро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хулосавӣ баён кунед.

Шахси беватан – булбули бечаман.



Аз чанд калима иборат будани байти тақори шеърро хотирнишон кунед.



Бо шарҳи калимаҳо шинос шавед ва пас аз он ба **“Дафтарчай луғат”** рӯбардор кунед.


Безавол – ҳамешагӣ, ҷовид, абадӣ.

Некфол – баҳосият, хушқадам.



Бозии “Калимаёбак”. Бо ҳарфҳои пешниҳодшуда калимаҳо бунёд намоед ва ҷумла тартиб дихед.





МАВЗУИ 4. САРЗАМИНИ САБЗУ ХУРРАМ



Шодиву хурсандии Анисону Муниса ҳадду канор надошт. Онҳо фахмиданд, ки танҳо нестанд, дар шаҳру деҳаҳои дигар ҳамсолон доранд. Донистанд, ки дар сарзамини сабзу хуррам ва дар фазои сулҳу дўстӣ зиндагӣ мекунанд.

Бо Нишону Парчам ва Суруди миллӣ шинос шуданд. Ба Ватани худ меҳр бастанд. Фахмиданд, ки хонаи онҳо, мактаби онҳо, шаҳру деҳаи онҳо як пораи хоки Ватан аст. Донистанд, ки иттифоқу ваҳдат кишварро ободу зебо мекунад.


Ояндаи Ватани мо дурахшон аст. Агар ҳамаи баҷаҳо мисли шумо нағз хонанд, боодоб шаванд, калонсолонро эҳтиром кунанд, меҳнатдӯст шаванд, кишивари мо, албатта, ободу зеботар мешавад.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Калимаи “ватан”-ро аз ҷиҳати маъно шарҳ дихед.





Зарбулмасалро хонед ва мазмунашро бо фикр-ҳои холосавӣ баён кунед.

Ватан обод – мардум дилшод.



Бо шарҳи калимаҳо шинос шавед ва пас аз он ба “**Дафтарчай луғат**” рӯбардор кунед.

Алоқа – муносибат, иртибот.

Ваҳдат – ягонагӣ, сарҷамъӣ.

Иттифоқ – як шудан, муттаҳид шудан.



Аз таркиби матн калимаҳои **пасванди-ҳо** қабул намударо гӯед ва ба дафтар рӯбардор кунед.

МАВЗӮИ 5. ВАТАН – МОДАР



Фарзанди одам баъд аз гузаронидани айёми хурд-солӣ ҳамаи тарбияи худро бевосита аз Ватан мегирад. Ў дар он ҷо зиндагонӣ мекунад, озодона мегардад, кор мекунад ва дар он ҷо аз манбаъҳои майшатӣ вай худ ва наздиконашро сер мекунад, ме-





хонад, фарзандони худро меҳононад, ҳунар мөомӯзад, хулоса, ҳамаи осудагӣ, озодӣ ва шарафи худро дар ватани худ, аз ватани худ мейёбад. Бесабаб нест, ки мегӯянд: “Ҳар кас дар ватани худ подшоҳ аст!”...

(Садриддин Айнӣ)



Матнро хонед, сухани пурҳикмати “Ҳар кас дар ватани худ подшоҳ аст!”-ро шарҳ диҳед.



Аз таркиби матн калимаҳои ифодакунандай ҳаракати предметҳоро муайян намуда, бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



Бо корбасти калимаҳои пешниҳодшуда якчанд ҷумла тартиб диҳед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.



Чароғи рӯйи равзан,
Гаҳ торику гаҳ равшан.



Тобишҳои маънӣ ва ҳарфҳои фарқунандай калимаҳои зеринро хотирнишон кунед.

Ҳона – шона, гарм – нарм, барф – ҳарф, шин – бин, ранг – санг.

Бо корбасти пасвандҳои ҷамъсози -ҳо, -он, -гон якчанд калимаҳои шаклан ҷамъ тартиб диҳед.



Деҳаҳои гирду атрофи ҷойи зистро нависед.





МАВЗЎИ 6. МАДҲИ ВАТАН

Макони човидони мо, Ватан,
Ҳаёти нурфишони мо, Ватан.
Замини поки ҳамнажоди мо,
Ҳавою обу нони мо, Ватан.

Ба мо ту қиблагоҳӣ, эй Ватан,
Ба мо ту сарпаноҳӣ, эй Ватан!

Ту сарзамини поки модарӣ,
Анису меҳруbonу беҳтарӣ.
Миёни чумла кишварони даҳр,
Ту бошукӯҳ ягона кишварӣ.

Ба мо ту қиблагоҳӣ, эй Ватан,
Ба мо ту сарпаноҳӣ, эй Ватан! ...



Озармеҳр



Шеърро бурро, равон хонед ва пас аз он мазмунашро нақл кунед. Бо қўмаки омӯзгор калимаҳои душворфаҳмро шарҳ диҳед.



Суратмуаммо. Аз рӯйи расм бо навиштани сарҳарф сухани пурҳикмати “**Ватан муқаддас аст**”-ро пайдо кунед.



Шеъри “**Мадҳи Ватан**”-ро аз ёд кунед.



МАН АЗ ҒАМХОРИЯТ БИСЁР ШОДАМ

МАВЗЎИ 7. ГУЛ КУН ҲАМЕША

Эй Ватани мо,
Ту дилрабой!
Эй гулшани мо,
Ту дилкушой!

Барои моён,
Мехрубон модар,
Додӣ дабистон,
Китобу дафтар.

– Хонед, – гуфтӣ, –
Илму ҳунарро,
– Бошед, – гуфтӣ, –
Олиму доно.

Дунёи навро
Созандагонед,
Бояд, ки доим
Аъло бихонед!

Панди туро мо
Дорем дар гӯш,
Асло насозем
Онро фаромӯш.

Гул кун ҳамеша
Чун боғу бӯстон,
Бишкуф ҳамеша,
Эй баҳти Инсон!

Мирсаид Миршакар



Байни гурӯҳҳо бандҳои шеърро тақсим намуда, бо навбат хонед ва мазмunaшро маънидод қунед.



1. Шоир ба воситаи шеъри оғаридааш суханҳои киҳо ва чиро ҳамчун мусаввир тасвир кардааст?
2. Шоир ба фарзандони ватандӯсту ояндадораш чӣ гуна насиҳат додааст?
3. Фарзандон чӣ гуна қавлу ваъдаҳо додаанд?





Бо чистон шинос шавед ва бо баръаксхонӣ ҷавобашро ёбед.



(атираҳ)



Бо шарҳи калимаҳо шинос шавед ва пас аз он ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед. Аз чанд ҳичо иборат буданаи калимаҳоро низ гӯед.

Дабистон – мактаб.

Дилкушо – фараҳбахш, рӯҳафзо.

Дилрабо – дилкаш, дилбар, мафтункунанда.



Суратмуаммо. Аз рӯйи расм бо навиштани сарҳарф сухани пурҳикмати “Озодӣ – ободист”-ро пайдо кунед.





Шеъри “Гул кун ҳамеша”-ро аз ёд кунед.

МАВЗӮИ 8. ҲИФЗИ ТАБИАТ – ҲИФЗИ ВАТАН!

Тамошои табиати зебо, нӯшиданни оби зулоли ҷашмаҳо, шуниданни хониши кабкҳо ва нағмасароии булбулону кашиданни нафаси тоза аз ҳавои соғу беғубор ба дили инсон қувват ва ба ҷашмҳо нур мебахшад.

Оре, Ватани азизи мо – Ӯзбекистон дорои ҳамин гуна неъматҳост, ки ба инсонҳо ҳам дар ҳолати бе-





морӣ ва ҳам дар давраи солимӣ руҳи болида мебахшанд.

Инсоният дар кадом ҳолате, ки набошад, дар кучое, ки зиндагӣ накунад, ҳама хурду бузург ба табиат ва неъматҳои он эҳтиёҷ доранд.

Бидуни табиат ҳаёт дар ягон давру замон пойдор буда наметавонад, зоро ҳастии ҳар як чисми зинда ба об, хок ва боду ҳаво алоқаманд аст.

Ободии кишвар ва тозагии муҳити зист танҳо ба одамон вобастагӣ дорад ва эҳтироми табиату самаранок истифодабарии манбаъҳои он қарзи мост.



Матнро хонед, байни гурӯҳҳо саволу ҷавоб ташкил қунед.



Аз таркиби матн ба ҷойи нуқта қалимаҳои мувофиқ интихоб намуда, ибораҳо тартиб дихед.

Табиати, оби, ҳавои соғу, тозагии муҳити зист, эҳтироми, ободии



Манзараҳои гирду атрофи мактабро бо сӯханҳои тавсифӣ баён намоед.

МАВЗӮИ 9. КИШВАРИ БИҲИШТОСО

Кишвари мо сарзамини офтобист. Табиат ва боду ҳавои он дар ҳамаи фаслҳо дилкашу форам аст. Дар Ватани мо дар тамоми сол баъзе аз зироату сабзавот парвариш меёбад. Дар вилоятҳои марказӣ ва ҷанубӣ дар як сол то ду-се бор ҳосили зироат ва рустаниҳои полизӣ гирифта мешавад. Дар гулхонаву гармхонаҳо тамоми сол гулҳои гуногуну сабзавот ва рустаниҳои ситрусӣ мисли лимӯ, афлесун ва ғайра нашъунамо меёбанд. Дар боғоту дехоти мо беҳтарин навъҳои ангур, себ, анор, нок, биҳӣ, муруд, зардолу, олу ва хурмо мерӯянд.





Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Калимаҳои ифодакунандай номи меваҳоро муайян намуда, ба дафтар рӯбардор кунед.



Аз ҳарфҷадвали зерин номи ноҳия ва вилоятҳои Ўзбекистонро пайдо кунед.

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | С | Ӯ | Ҳ | | | | |
| Ч | | З | З | | Х | | |
| | | Б | | Х | | Р | |
| | Е | | | К | | | |
| | К | | | Т | | Б | |
| Ш | Ҳ | И | | А | З | | |
| | С | | | Р | А | | Ё |
| | Т | | | Р | | И | З |
| | О | | | К | | Н | |
| | Н | | В | | Ӣ | | |



Аз шакли танҳо шакли чамъ созед.

Китоб –, қалам –, варақ –, дафтар –



Аз таркиби матн калимаҳои дар шакли чамъ корбастшударо муайян кунед.

МАВЗЎИ 10. ҲИКМАТИ ХУШ ЗИСТАН

Як марди ҳаким тамоми умр хушбахт буд. Ў доимо табассум мекард, меҳандид, ҳеч кас ўро ҳеч гоҳ ғамгин надида буд. Вақте ў пир шуд яке аз шогирдонаш ба ў гуфт:

– Устод, шумо ҳамаи моро дар ҳайрат гузоштаед. Барои чӣ шумо ҳеч гоҳ ғамгин намешавед? Чӣ гуна ин ба шумо муюссар мегардад?

Пир ҷавоб гуфт:

– Замоне ман ҷавон будам, ман ҳам ҳамин саволро аз устодам пурсида будам. Устоди ман ҳафтодсола буд ва дар зери дарахт нишаста меҳандид.





Ба назар чунин мерасид, ки гўё ў бе ягон сабаб меҳандад. Он гоҳ ў ба ман гуфта буд:

– Замоне, ман ҳам мисли ту ғамгин будам. Ногоҳ фикре ба сарам омад: “Ин зиндагии ман аст, пас интихоб ҳам дардасти ман аст. Танҳо ман ин интихобро ҳар рӯз, ҳар соат, ҳар дақиқа мекунам”. Аз ҳамон вақт инчониб ҳар субҳ, вақте бедор мешавам, аз худ савол мекунам: Имрӯз чиро интихоб мекуний: ғамгинӣ ё хушбахтиро? Доимо ҳамин хел мешавад, ки ман хушбахтиро интихоб мекунам.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Бо мусобиқаи “Ҳуҷуми ақлӣ” аз рӯйи мазмунни матн байни гурӯҳҳо саволу ҷавоб ташкил кунед.





Ба чойи нуқта калимаҳои зидмаънои мувофиқро нависед.

Хушбахт – ... , ғамгин – ... , субҳ – ... , меҳандид –

Калимаҳо барои истифода: тирабаҳт, хурсанд, шом, намехандид.



Бозии “Калимаёбак”. Бо ҳарфҳои пешниҳодшуда калимаҳои дараҳт, абр, нафақа, солпро тартиб диҳед.



Бо шарҳи калимаҳо шинос шавед ва пас аз он ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.

Ҳаким – доно, донишманд.

Табассум – ханда.

Муяссар – ба осонӣ ба даст дароварда.

МАВЗЎҲОИ 11–12. КОРИ НАЗОРАТӢ ВА ТАҲЛИЛИ ОН

Боре як дӯстам пурсид: – Ватан чӣ маъно дорад?
Ман гуфтам: – Ватан чойи таваллуди кас, зодгоҳи ўст. Ватан ҳамон ҷоест, ки кас дар он зиндагӣ мекунад, баҳти худро мейёбад, аз обаш менӯшад, ниҳоят дар хокаш хок мешавад.

Дӯстам боз пурсид:

– Байни зодгоҳу Ватан чӣ фарқ ҳаст?

Ман гуфтам:

– Зодгоҳ ҳамон ҷоест, ки кас он ҷо таваллуд шудааст ва хуни нофи ўр рехтааст.

(Ҷалол Икромӣ)



БОБИ II. МАН, ТУ, ВАЙ (МО, ШУМО, ОНҲО)

МАКТАБАМ – ГУЛШАНИ ОЯНДАИ ДУРАХШОНAM

МАВЗЎИ 13. МАКТАБ

Мактаб макони илму маърифат, фарҳангу адаб ва донишу хирад аст. Мактаб аслан калимаи арабӣ буда, маънии дабистонро дорад. Дар ин муассисаи таълиму тарбия омӯзгор, муаллим, тарбиятгар ба мо таълим медиҳад.



Чойи ёд гирифтани илм мактаб аст. Ривоҷу равнақи чомеа аз мактаб сар мешавад. Одобу рафтори хуш, тамкину хушгуфторӣ, эҳтироми яқдигар рисолати мактаб аст. Фардои дуррахшони мо низ аз ҳастии ҳамин боргоҳи маърифат оғоз меёбад.



Матнро хонед ва аз рӯйи мазмуни он байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



Бо кӯмаки омӯзгор рақам, ном ва суроғаи мактабатонро нависед.



Аз чанд ҳарфу овоз иборат будани калимаҳои зеринро номбар кунед.

Мактаб, маърифат, таълим, тарбия, маъно, яқдигар, эҳтиром.



Дар катакчаҳои холӣ ҳарфҳои мувофиқро гузошта, номи ашёҳои хонишро пайдо кунед.





ҲАРФЧАДВАЛ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| | C | | M | | A | |
| K | | L | A | | | |
| | | | K | T | | |
| D | | F | T | A | | |
| P | | Ч | A | | | |
| | | | B | M | | |



Аз таркиби матн калимаҳои бо ҳамсадоҳои ҳамшабеҳ навишташударо муайян намоед.



Бо интихоби ҳарфҳо баҳои барои донишу ма-лака ва маҳорат voguzorro нависед.

5 4 3 2 1 0

МАВЗЎИ 14. ДАР ВАСФИ МАКТАБ

Эй монда қадам ба роҳи мактаб,
Олист мақому ҷоҳи мактаб.

Мактаб сабаби ҳаёт бошад,
Мактаб сабаби начот бошад.

Мактаб ба ту ақлу ҳуш бахшад,
Мактаб ба ту шаҳду нӯш бахшад...

Бархезу гузор хоби худро,
Баргир ба каф китоби худро.

Рав аз ҳама пештар ба мактаб,
Шавқ аст туро агар ба мактаб.

Саъие бинамову илму одоб
Беҳтар зи шарики хеш дарёб.

То дар ду чаҳон азиз бошӣ,
Бодонишу ботамиз бошӣ!



Садриддин Айнӣ



Шеърро хонед ва мазмуни ҳар як байти онро дар алоҳидагӣ маънидод кунед.



Бозии “Калимаёбак”. Бо ҳарфҳои пешниҳодшуда калимаҳои **мактаб**, ақлро пайдо кунед.



Байти бо оҳанги даъватӣ навишташударо номбар кунед.



Сухани пурҳикматро бо фикрҳои хуносавӣ баён кунед.

Мактаб нахонӣ – нодон бимонӣ.



Шеъри “Дар васфи мактаб”-ро аз ёд кунед.

МАВЗЎҲОИ 15–16. БОҒИ МАКТАБ

Аввали моҳи март буд. Барфҳо об шуданд. Падар як пагоҳӣ либос пӯшиду ба Сиёвуш гуфт:

– Имсол ту мактаб меравӣ, писарам! Аз ҳозир тайёри дидан лозим.

Бархез, бозор меравем.

Сиёвуш хурсанд шуд ва пурсид:

– Барои ман либос меҳарем?

– Албатта, – ҷавоб дод падар. – Лекин баъдтар.

– Кай?





- Тобистон.
- Ҳозир чӣ кор мекунем?
- Ба ин саволат дар бозор ҷавоб мегирий, – гуфт падар.

Онҳо ба бозор омаданд.

- Ба ту кадом мева бештар маъқул аст?
- Анҷир, – гуфт Сиёвуш.
- Пас, ниҳоли анҷир меҳарем...

Онҳо ниҳоли анҷир харида, ба хона баргаштанд. Падар белу каланд ва як сатил об гирифт. Баъд ҳар ду ба боғ даромаданд...



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



1. Падар пас аз пӯшидани либос ба писараш чӣ гуфтааст?
2. Писар бо шодиву хурсандӣ аз падар чиро пурсидааст?
3. Падару писар ҳамроҳ кучо рафтаанд?
4. Мевай дӯстдоштаи Сиёвуш чӣ ном дорад?
5. Падар ба саволи писар бо хариди чӣ ҷавоб додааст?



Аз рӯйи расм бо навиштани ном ва иловай **пасванди -зор** майдони мевазору токзорро пайдо кунед.



+ -зор = ?



Бо корбасти калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб дихед.

Боғ, боғбон, парвариш, ниҳол, дарҳат, месабзад, серҳосил.





Бозии “Калимаёбак”. Бо ҳарфҳои пешниҳодшуда калимаҳои кор, лона, меҳнат қафасро пайдо кунед.



Дар таҳти сарлавҳаи “Одоби рафтор” фикратонро баён кунед.



Бо корбасти калимаҳои боғ, чорбоғ, обод, зебоманзар ҷумлаҳо тартиб диҳед.

II

... Падар дар назди дарахти себ бозистоду гуфт:

– Як замон ҳамин дарахтро бо амри бобоят ман шинонда будам. Сій сол гузаштаст он вақт ба синфи якум мерафтам. Инашро амакат – Сафармуҳаммад калон кардааст. Вай ҳам баҳори ҳамон сол, ки ба синфи якум мерафт, ин ниҳолро шинонда буд. Ин ноки аммаат Садаф аст. Бисту чорсола шуд. Ин гелосро бародарат Самандар калон кард. Порина ҳосил дод. Акнун навбати ту: ниҳоли анҷир мешинонӣ. Дар хонадони мо ҳамин хел анъана ҳаст – ҳар кӣ мактабрав шуд, ниҳол сабз мекунад.

Сиёвуш бо кӯмаки падар ниҳолашро шинонд.

– Дар мактаб нағз нахонӣ, дар синфат мемонӣ, соли дигар такроран дар як синф хондан лозим мөояд, то ки хатоятро ислоҳ бикунӣ. Фаҳмидӣ?

– Фаҳмидам, – ҷавоб дод Сиёвуш.





– Ин боғ ҳам монанди мактаб аст, писарам, – гуфт боз падар.

– Агар ниҳол насабзад, баъзан ҳамин хел ҳам мешавад, соли дигар ду ниҳол мешинонӣ. Лекин нағз нигоҳубин кунӣ, ниҳолак ҳатман ба воя мерасаду мева медиҳад...

Сиёвуш ҳамон рӯз ниҳоли худро чор маротиба ҳабар гирифт. Акнун, ҳар гоҳ ба дидани ниҳол ояд, ба назараш чунин менамуд, ки ба мактаб омадааст...

(Азизи Азиз)



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Аз таркиби матн калимаҳои ифодакунандай номи одамон ва хешовандонро муайян намуда, ба дафтар рӯбардор кунед.



Бозии “Калимаёбак”. Бо ҳарфҳои пешниҳодшуда калимаҳои **анцир, анор, олу, тарбуз**ро пайдо кунед.



- Падару писар дар боғ чӣ гуна ниҳол шинондаанд?
- Гузаштагони Сиёвуш дар синну соли мактабравӣ чӣ гуна амалро ичро мекардаанд?
- Падар пас аз дар боғ шинондани ниҳоли анцир ба писар чӣ гуна панд дод?



Аз рӯйи расм бо навиштани 3-4 ҷумла матн тартиб диҳед.

Намуна: Субҳ дамид, боғ сермева шуд.




МАВЗУҲОИ 17–18. БАРОРАМ ДЕҲ!

Аё мактаб, зи дониш дех чароғе,
Ки худро аз худам созам суроғе!
Бубинам, то дар ин дунё кӣ ҳастам?
Чӣ меояд зи омолам, зи дастам?

Фурӯзон машъаламро аз шарорам!
Бароре бахш бар умрам, баҳорам!
Чаҳони пирро таъмирам омӯз!
Хати тақдирро таҳрирам омӯз!

Аё мактаб, китобатро кушода,
Чиҳо гирам барои истифода?
Бидех дарси тавоно зистанро!
Тариқи хидмати Модар – Ватанро!

Пайи парвозҳо болу парам дех!
Ба майдон қудрати размоварам дех!
Фурӯzon машъаламро аз шарорам!
Барорам дех! Барорам дех! Барорам!



Наримон Бақозода



Шеърро бо назардошли бандҳо байни гурӯҳҳо тақсим кунед ва пас аз он бо навбат хонед.



Бо қўмаки омӯзгор калимаҳои душворфаҳми шеъри хондаатонро шарҳ дихед.



Мазмуни шеърро нақл кунед.



Бозии “Калимаёбак”. Бо ҳар- фҳои пешниҳодшуда калимаҳои китоб, хулқро пайдо кунед.





Суханҳои пурҳикматро бо фикрҳои хуласавӣ баён кунед.

Доной шаҳд асту нодонй шакар,
Нодонй бидех, доной бихар.



Порчай шеъриро бо хати зебо нависед.

Агар хоҳӣ хушнавис,
Бинавис, бинавис, бинавис!

МАВЗӮИ 19. ДАР ОСТОНИ МАКТАБ

Дар ҳар кучо, ки будем
Ҳангоми истироҳат.
Ҷон аз сафои меҳрат,
Ҳар лаҳза дошт роҳат.

Мактаб, умеди мой,
Бахти сафеди мой!

Дар сар хаёли ширин,
Дар дил муроди некӯ.
Бардам қадам гузорем,
Хуррам ба даргахи ту.

Мактаб, умеди мой,
Бахти сафеди мой!

Дар пираҳан нағунҷем,
Аз шавқи хушмуродӣ.
Бар рӯйи мо чу модар,
Оғӯши худ кушоӣ.

Мактаб, умеди мой,
Бахти сафеди мой!

Алӣ Бобоҷон





Шеърро бо назардошти бандҳо байни гурӯҳҳо тақсим кунед ва пас аз он бо навбат хонед.



Тобиши маъноии ибораҳои “**бахти сафед**”, “**дар пираҳан нағунчидан**”-ро хотирнишин на-моед.



Бо шарҳи калимаҳо шинос шавед ва пас аз он ба “**Дафтарчай луғат**” рӯбардор кунед.

Истироҳат – дамгирӣ.

Мурод – мақсад, хоҳиш, орзу.

Пираҳан – курта.



Тезгӯякро бо як нафасгирий тақрор кунед.

Ман олу хӯрам, ту нок,
Ту нок хӯрӣ, ман олу.



Сутунчаҳои холии ҳарфҷадвалро бо гузоштани ҳарфҳои мувофиқ пурра намуда, калимаҳои **илм, ҳунар, адаб, таълим, оқил, дониш ва олимро** пайдо кунед.

ҲАРФҶАДВАЛ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | И | | M | | | |
| | | X | У | | A | |
| | | | A | | A | |
| T | | Ҷ | L | | | M |
| O | | | I | L | | |
| D | | | H | I | N | Ш |
| O | | | I | M | | |



Байти дар шеър тақрор омадаро ба дафтар хушхат рӯбардор кунед.





МАВЗУИ 20. КИТОБХОНА



Мо вориди китобхонаи мактаб гаштем. Китобҳои афсона, ҳикоя, чистону тезгӯяқҳо, зарбулмасалу мақолҳо диққати моро ба худ ҷалб кард. Ман китоби афсонаи “Бузаки ҷингилапо”-ро гирифтам. Ҷаъфар китоби афсонаи “Нахӯтак”-ро, Сардорчони Равшанзода китоби афсонаи “Ҳафт додарон”-ро гирифтанд.




Матнро хонед ва сухани дар хусуси чӣ баёнгардидаро ёдрас намоед.





Чистонро хонед ва чавобашро ёбед.



Аз рўйи расм калимаи мувофиқ тартиб диҳед ва пас аз он номбар кунед.



Бо корбости калимаҳои пешниҳодшуда якчанд ҷумла тартиб диҳед.

Китоб, китобхона, китобхон, китобдор, китобдӯст.



Номи китобҳои аз китобхонаи мактаб барои хониш гирифтаатонро номбар кунед.



Дар мавзӯй “**Китобхонаи мактаби мо**” матни хурдҳаҷм тартиб диҳед.

МАВЗЎИ 21. ДЎСТИ ҲАҚИҚӢ

Баъди дарс Гулнора худро бетоб ҳис кард. Китобдонашро базӯр бардошта ба китфаш гирифт. Чанд атса зад.

— Ту зуком шудӣ, — гуфт Сарвиноз ва маслиҳат дод: — зудтар ба духтур рав.

— Ба хонаатон расидӣ, лимӯҷой нӯш, — гуфт Анӯшервон.





– Даҳону биниятро пўш, ки ба дигарон сироят накунад, – огоҳ кард Анвар.

Шаҳбоз ҳам маслиҳати хуб дод:

– Дар ҳавои хунук нагард.

Фақат Сайдчон маслиҳат надод ва огоҳ накард.

– Китобдонатро ба ман дех, – хоҳиш кард вай.

Сайдчон китобдони Гулнораро гирифт ва ўро то хонаашон ҳамроҳӣ кард.

(Азизи Азиз)



Фикратонро аз рӯйи мазмuni матн баён кунед.



Сухани пурҳикматро бо фикрҳои холосавӣ баён кунед.

1. Китоб – сарчашмаи дониш.
2. Ганҷ магир, китоб гир.
3. Китоб беҳ аз ганчинаи пурбор.
4. Аз китоб ҳарф не, маънӣ ҷустан лозим аст.



Аз рӯйи расм калимаи мувофиқ тартиб диҳед ва пас аз он номбар кунед.



Бозии “Калимаёбак”. Бо ҳарфҳои пешниҳод-шуда калимаҳои ватан, маҳалла, вилоят, осто-наро пайдо кунед.



31



БУЗУРГИ БА АҚЛ АСТ, НА БА СОЛ

МАВЗЎИ 22. ДОНИШ ТАЛАБУ БУЗУРГЙ ОМЎЗ!

Инсон хирад ва донишро аз китоб ва таҷрибаи зиндагӣ ба даст меорад. Дар навбати худ хирад ва дониш роҳи зиндагии инсонро равшан месозанд, ўро хушбахт мекунанд.

Касе ки ба қадри хирад (илм, дониш) намерасад, хору зор мешавад. Зоро инсон бе мадади ақлу хирад наметавонад роҳи дурусти зиндагиро пайдо кунад. Ҳар коре ки бе раҳнамоии хирад анҷом дода мешавад, ҳатман боиси пушаймонӣ мегардад.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Бо корбасти калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб диҳед.

Хирад, дониш, илм, доно, хирадманд.



Бозии “Калимаёбак”. Аз ҳарфҳои пошхӯрда калимаҳо тартиб диҳед ва номбар кунед.



Суханҳои пурҳикматро шарҳ диҳед.

1. Умри худро ба нодонӣ зоеъ макунед.
2. Сухани пионро азиз доред.



Панҷтоӣ калимаҳои ба саволҳои **кӣ?** **киҳо?** **чиӣ?** **чиҳо?** ҷавобшавандা нависед.





МАВЗУИ 23. ДАР СУХАН ЧАВОБАНДЕШ БОШ!

Рост гўй ва айб мачўй. Нахуст андеша кун, он гоҳ бигўй. Худро дар илм аз ҳама камтар дон. Некӣ кун то бадал ёбӣ. Некномиро ба чон ҷӯй. Аз ҳасад дилро масӯзон. Дар сухан ҷавобандеш бош. Некӯхӯй (хушфеъл) ва камозор бош. Касро ба сухан саҳт ранча магардон. Забонро аз одат кардан ба даштном ҳифз кун! Бехудагӯиро сари оғатҳо дон. Ба ғами касон шодӣ макун. Ба тавонгарӣ фахр манмо!

(Хоча Абдуллоҳи Ансорӣ)





Суҳанҳои пурҳикматро хонед, байни гурӯҳҳо тақсим намуда, ҳар яки онро дар алоҳидагӣ шарҳ дихед.



Бо қалимаҳои ифодакунандаи номи вилоятҳои кишварамон – Ўзбекистон шинос шавед. Сипас, дар хусуси имлояшон ҳарф занед.

Андиҷон

Тошканд

Наманғон

Фарғона

Сирдарё

Хоразм

Чиззах

Сурхондарё

Самарқанд

Қашқадарё

Бухоро

Навоӣ

**Вилоятҳои
Ўзбекистон**

Калимаҳои ифодакунандаи номи одамон, кишварҳо, шаҳру ноҳияҳо, деҳу гузарҳо, кӯҳу дарёҳо, рӯзномаву маҷаллаҳо, номи хоси ҳайвонот бо ҳарфи калон навишта мешаванд. Мисол: Гулнисо (номи одам), Ўзбекистон (номи кишвар), Бухоро (номи шаҳар), Ҳисорак (номи деҳа), Қоф (номи кӯҳ), Аму (номи дарё), “Чашма” (номи маҷалла), Чингилапо (номи хоси бузғолача).



1. Сарҳарфи номи шаҳру ноҳияҳо чӣ гуна на-вишта мешаванд?
2. Вилоятҳои кишварамон – Ўзбекистон чӣ гуна номҳо доранд?



Аз таркиби матн фарогири суҳанҳои пурҳикмат қалимаҳои ифодакунандаи ҳаракату ҳолат ва амалро муайян намуда, ба дафтар бо хати зебо нависед.





МАВЗЎИ 24. ХУШБАХТИРО БО ҲАМ ҶЎЕД!

Устод бастаи пуфакҳоро ба шогирдон доду фармуд, ки ҳар кас номашро дар пуфак навишта, онро дам кунад. Онҳо ин корро карданд. Устод пуфакҳоро дар синфхона раҳо карда ба шогирдон панҷ дақиқа вақт дод, то ҳар кас пуфаки худашро ёбад. Шогирдон дар чустучӯ шуданд. Ҳар кас пуфаки худро мечуст. Вақт тамом шуду онҳо аз ўҳдаи ичрои супориш набаромаданд.

Сипас, устод фармуд, ҳар кас пуфаки дар наздаш бударо гирад ва ба соҳибаш диҳад. Ҳамагӣ ду дақиқа ҳам нагузашт, ки шогирдон пуфакҳои худро пайдо карданд.

Устод ҳикмати ин бозиро чунин шарҳ дод:

– Пуфакҳо мисли хушбахтиянд. Агар онро ҳар кас танҳо барои худаш ҷӯяд, ёфта наметавонад, вале агар бо ёрии ҳамдигар ҷӯянд, хушбахтиро зудтар пайдо кардан мумкин аст.

(Аз маҷаллаи “Панду ҳикматҳо”)



Матнро хонед, мазмунашро нақл кунед ва пас аз он саволҳои мувофиқ тартиб диҳед.




Аз рӯйи расм номи рангҳои пуфакро ва ба қадом савол ҷавоб шуданашро гӯед.



Бозии “Калимаёбак”. Аз ҳарфҳои пошхӯрда қадом калимаҳо ҳосил шуданашро гуфта диҳед.





Мазмуни сухани пурхикматро бо фикрҳои хуло-
савӣ баён намоед.




Бо корбасти калимаҳои зерин якчанд ҷумла
тартиб диҳед.

Устод, шогирдон, хушбахт, бузург, ақл, дониш.

МАВЗӮИ 25. МУҲОФИЗАТИ ДАНДОН

Дандон барои одамон бисёр зарур аст. Одам бо дандон ҳар гуна ҳӯрокро хоида, майда карда мегӯрад.

Чормағз, донаки зардолу, бодом ва дигар чизҳои сахтро бо дандон шиканӣ, лат мегӯрад, мекафад. Ҳамин ки ба ҷойҳои кафида оби хунук, ҷой ва ҳӯро-
ки гарм даромад, дандонат дард мекунад.





Чизҳои сахтро бо дандонат нашикан. Вақте ки оби хунук хўрдӣ, дандонат хунук мешавад. Дар ҳамин вақт зуд чой ва ё хўроки гармро нахўр, чунки дандон гарму хунук шуда, сири дандон мекафад.

Барои он ки дандон чиркин ва даҳон бадбӯй нашавад, ҳар рӯз дандонро бо хамираи дандоншӯяк бишӯй.

Ҳамин тавр, агар дандонҳоятро тоза нигоҳ дорӣ, онҳо садаф барин сафед ва бедард мешаванд. Дандон ҳусни инсон аст.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед. Пас аз он дар бораи муҳофизати дандон ҳар чизе ки медонед, бигӯед.



Бо номи дарёҳои кишварамон – Ўзбекистон шинос шавед ва ба лавҳи хотир гирифта, ба дафтар рӯбардор кунед.



Мазмуни сухани пурҳикматро бо фикрҳои хулосавӣ баён намоед.

Нодон надонаду напурсад,
Доно донаду боз пурсад.



Бо корбасти калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб дихед.

Дандон, духтур, даво, решакан, кард, табобат, намуд, ман.





МАВЗУИ 26. ҲИКОЯТ



Луқмони Ҳаким марди назарногир буд. Касе ўро ба хизматгорӣ гирифт. Баъд аз чанде хизмат карданаш соҳибхона (хӯчаин) пай мебарад, ки Луқмон шахси илмдор ва соҳибҳикмат аст. Рӯзе Хочааш ба тарзи санчиш ба вай гуфт:

– Гӯсфанде бикуш ва беҳтарин аъзои ўро ба назди ман ор. Луқмони Ҳаким гӯсфандро бикушт ва дилу забонашро пеши Хоча овард. Рӯзи дигар гуфт:

– Гӯсфанде бикуш ва бадтарин аъзояшро биёвар. Луқмон гӯсфанде бикушт ва ҳам дилу забонаш овард.

Хоча гуфт:

– Ин чӣ гуна аст?

Гуфт:

Ҳеч чиз беҳ аз дилу забон нест, агар пок бошад. Ва ҳеч чиз бадтар аз он нест, агар нопок бошад.

(Аз “Латоиф-ул-тавоиф”-и Мавлоно Фаҳриддин Алии Сафӯ)





Матнро хонед ва мазмunaшро нақл кунед. Пас аз он саволҳои мувофиқ тартиб дихед.



Расмҳоро аз назар гузаронед ва ба қўдакон ном интихоб намуда, чумлаҳо тартиб дихед.



Сухани пурҳикматро аз чиҳати мазмун шарҳ дихед.

Фарзанди нағз – боғи падар,
Фарзанди бад – доғи падар.



Аз лавҳи хотир даҳто шоирони барои бачаҳои хурдсол ва наврасон шеър эҷодкунандаро бо ному насаб нависед.

Намуна: Маҳбуба Неъматзода, Асад Гулзодаи Бухорӣ.

МАВЗЎИ 27. АНЎШЕРВОНИ ОДИЛ ВА ПИРИ БОҒДОР

Анӯшервони Одил ба сафар баромад. Ў пирамардеро дид, ки чормағз мекошт. Анӯшервон бозистод ва ба пирамард гуфт:

– Эй пир, магар ту аз дехқонӣ ҳабар надорӣ? Шунидай, ки дарахти чормағз баъди 17-20 сол мева медиҳад? Ту аз ин дарахт чӣ фоида ҳоҳӣ дид? Пир гуфт:

– Шоҳо, дигарон коштанду мо ҳӯрдем, мо бикорем, дигарон бихӯранд. Ин ҷавоби пир ба Анӯшервон хуш омад ва гуфт:





– Зеҳ! (Зинда бошӣ!) Ҳар вақт Анӯшервон ба касе “зеҳ” гуфта таҳсину оғарин мекард, хазинадораш ҳамон одамро як ҳазор ашрафӣ (пули тилло) медод. Чун пир пулро гирифт, хандиду гуфт:

– Шоҳо, шумо гуфтед, ки дарахт баъди 17-20 сол мева хоҳад дод. Ҳол он ки аз шарофати адли шумо ин дарахт ҳамин соат мева дод. Анӯшервон боз гуфт:

– Зеҳ! Хазинадор ҳазор ашрафии дигар дод. Пир боз гуфт:

– Ҳар дарахте соле як бор мева мәдиҳад. Ин дарахти ман дар як замон ду бор мева дод.

Анӯшервон хандон шуда гуфт:

– Зеҳ! Хазинадораш як ҳазор ашрафии дигар дод ва гуфт:

– Биронед, ки ин пирак хазинаи маро холӣ хоҳад кард.

(Зайнiddин Маҳмуди Восифӣ)





Матнро хонед ва мазмunaшро нақл кунед.



Бо ичрои образҳо амалу ҳаракатҳои қахрамонҳои матнро равшан намоед.



Вобаста ба мазмуни матн саволҳо тартиб дихед.



Бозии “Калимаёбак”. Аз ҳарфҳои пошхӯрда калимаҳои гуногун тартиб дихед ва номбар кунед.



ТЕСТ

1. Кадоме аз саволҳои зерин дар калимаҳои ифодакунандай номи предметҳо гузашта мешавад?

- а) чӣ хел? чӣ гуна? кадом?
- б) чӣ? чиҳо? кӣ? киҳо?
- в) чӣ кор кард?, чӣ кор меқунад?

2. Саволи кӣ? нисбат ба чӣ гуна номҳо гузашта мешавад?

- а) нисбат ба номи одамон
- б) нисбат ба номи деҳаҳо
- в) нисбат ба номи кӯҳҳо

3. Номи рӯзномаи тоҷикони кишвари Ӯзбекистон дар кадом банд навишта шудааст?

- а) “Овози тоҷик”
- б) “Бухорои шариф”
- в) “Овози Самарқанд”



Чанде аз ному насаби хешовандони падару модарро нависед.





МАВЗУИ 28. ПОСУХ

Чун боз кард чашмон
Шуд ном – Абдураҳмон.
Ў асл аз Ҳирот аст,
З-он шаҳри пурнишот аст.
Аз Ҷом – дәҳаи хурд,
Ҳусни тахаллусаш бурд.
З-он пас ба номи Ҷомӣ,
Дар даҳр гашт номӣ.
Аз ҷумла илми даврон,
Ў баҳра дошт чандон.
Қ-охир бигашт пире,
Як пириベンазире.
Пири калому маънӣ,
Пири савод, яъне.
Аз ҳар фане ҷаве бурд,
Унвони Мавлавӣ бурд.
Дар ҳафт созу оҳанг,
Ў гуфт “Ҳафт авранг”.
Дар ҳафт достоне,
Чун ҳафт осмоне.
Ранге дигар фурӯрехт,
Ҳусне дигар биомехт.
Ҳамсурати “Гулистон”,
Кард ў “Баҳористон”...

(Лаймон)



Шеърро бурро, равон хонед. Аз таркиби он калимаҳои ифодакунандаи номи кишвар, номи одамон, номи китобу асарҳоро муайян намуда, бо хушнависӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



Чанде аз номи китоб ва асарҳои хондаатонро номбар кунед. Пас аз он ба дафтар навишта, дар хусуси имлояшон он чизе ки медонед, бингӯед.





Бойчибор

Гулгун

Рахш

Чокар

Тўруқ

Шабдиз

Саманд

Гулгун

Чайрон

Кўкдунан



Номи хоси аспҳоро бо ҳаракати ақрабаки соат пай дар пай хонед. Пас аз он бо хати зебо ба дафтар рӯбардор кунед. Дар хусуси имлояшон он чизе ки медонед, бигўед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Он чист, ки дар саҳаргоҳ,
Аз ғунча сар кушояд.
Ҳар кас ки ба даст гирад,
Аз вай роҳат намояд.



Бо корбости калимаҳои ифодакунадаи номи хоси аспҳо ду-се ҷумла тартиб диҳед.





МАВЗҮХОИ 29 – 30. ҒАЛАБА ЧИСТ?

Ту саҳт гуруснай. Дастархон – пури нозу неъмат. Агар дастатро шуста биёй, ғалаба аст, ғалабаи ту бар чиркинхўчагист!

Пагоҳӣ. Соат зангӯла заду туро аз хоби ноз бедор кард. Вале боз панҷ дақиқаи дигар хобидан меҳоҳӣ. Агар “**Не!**” – гуфта, озоду бардам аз ҷойгаҳ мехезӣ, ғалаба аст. Ғалабаи ту бар танбалист!

Ту ним соат дар компьютер бозӣ кардӣ. Агар “**Кифоя!**” – гуфта, бархезӣ ва ба даст китоб бигирий, ғалаба аст. Ғалабаи ту бар беҳудагист!

Агар мурғакону ҷонваракон натарсида аз кафи ту обу дона ҳӯранд, ғалаба аст. Ғалабаи ту бар беражмист!

Ҷӯраҳоят туро ба бозӣ даъват меқунанд. Ту ба онҳо мегӯйӣ: “**Аввал вазифаи хонагиамро тайёр меқунам**”. Ин ғалаба аст. Ғалабаи ту бар нодонист!

Ба хонаатон меҳмон меояд. Ту хурсанду хушнуд шудӣ. Агар дар пеши меҳмон нишаста, ба дастархон даст дароз карда, ҳар гуна ширинӣ нагириву нахӯрӣ, ғалаба аст. Ғалабаи ту бар нафс аст!

Агар қаламҳои рангаатро ба ҳамсинфат бидиҳӣ, ки расм бикашад, ғалаба аст. Ғалабаи ту бар хасисист!





Чун ҳамсинфат баҳои аъло мегираду ту муборак-бод мекунӣ, ғалаба аст. Ғалабаи ту бар баҳилист!

Чун ба ҳама аввал салом медиҳӣ, ғалаба аст. Ғалабаи ту бар беадабист!..

(Азизи Азиз)



Бо матн шинос шавед ва пас аз он байни гурӯҳҳо қисмҳои матнро тақсим кунед. Бо шарҳу маънидоди он шуғл варзед.



Мафҳуми таъбири “**Ғалаба чист?**” аз фаҳмиш ва хулосабарорӣ маънидод намоед.



Бо номи хоси сагҳо шинос шавед. Пас аз он бо хушнависӣ ба дафтар рӯбародор кунед. Дар хусуси имлояшон он чизе ки медонед, бигӯед.



- Сарҳарфи номи хоси ҳайвонҳо чӣ тарз навишта мешавад?
- Боз чӣ гуна номи саг ва аспҳоро медонед?



Бо корбасти калимаҳои ифодакунадаи номи хоси сагҳо ду-се ҷумла тартиб дихед.



МАВЗУИ 31. ОДОБИ МЕҲМОННАВОЗӢ

Ба хонаатон меҳмон ояд, “хуш омадед, нури диддаю точи сар” гӯён пешвоз гиред. Ба ҳучраи меҳмонқабулкунӣ дароварда ба нишастан таклиф кунед. Меҳмонро аз худ боло ҷо дода, бо ҷеҳраи кушод ва лаби пуртабассум моил аз меҳмон ҳол ва аҳволашро пурсед. Бо сӯҳбатҳои судманд ва пурмазмун одоби меҳмоннавозиро ба ҷо оред. Дар вақти ба хонаи худ баргаштани меҳмон ба либоспӯшиаш ёрӣ расонида пойафзолашро пеш гузоред. То масофаи муайян бо меҳмон роҳ гашта, “хуш омадед, боз биёед” гӯён хайру хуш кунед.





Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед. Дар хусуси одоби меҳмондорӣ сӯҳбати тарафайн баргузор намоед.

Таъбири “Хуш омадед, нури дидаяу точи сар”-ро аз ҷиҳати маъно шарҳ диҳед.

Аз ҳичоҳои пошхӯрда, қалимаҳо тартиб диҳед ва пас аз он онҳоро номбар кунед.



Суханҳои пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ диҳед.

1. Сабзии пора кардaro намехӯранд, падар қарздор мешавад.
2. Ноҳунро хушк намегиранд, кас дар тӯҳмати ноҳақ мемонад.



Бо қўмаки бародар ва хоҳарони қалонсол сарлавҳае дар бораи одоби меҳмондорӣ интихоб карда, матн тартиб диҳед.





ДУСТОН – ОИНАИ ЯКДИГАРАНД!

МАВЗЎИ 32. КАФТАР ВА МЎРЧА

Кафтар ва мўрча бо ҳам дўст буданд. Ёфтаашонро бо ҳам дида зиндагӣ ме-карданд. Рӯзе кафтар ба доми сайёде афтода монд. Мўрча аз ин хабар ёфта ба ёрӣ шитофт. Вай сайёдро саҳт газид.

Сайёд ба дард тоқат наркара, тӯрашро ба замин партофт. Кафтар аз ин имконият истифода бурда парида рафт. Ду дўст боз ахлона зиндагӣ кардан гирифтанд.

Рӯзе мўрча ташна монд. Вай лаби чуй омад ва хост, ки об нӯшад. Ногоҳ поящ лағжиду ба об афторд.

Кафтар аз фалокат хабар ёфта, тез расида омад. Вай ба об химчае партофт. Мўрча ба химча часпид ва аз мурдан начот ёфт.

(Аз китоби “Афсонаҳои ҳалқи тоҷик”)



Матнро хонед, мазмунашро нақл кунед. Пас аз он бо назардошти мазмун савол ва супоришҳо тартиб диҳед.



Хонед ва ба лавҳи хотир нигоҳ доред. Дар охири ҷумла чӣ гуна аломатҳои китобӣ гузошта шуданашро гӯед.

Сарҳарфи аввали ҷумла бо ҳарфи калон навишта мешавад. Дар охири ҷумла аломатҳои нуқта (.), савол (?), хитоб (!) гузошта мешавад.





Аз таркиби матн дуто чумлаи дилҳоҳ интихоб намуда, калимаҳои таркиби онро дар алоҳидагӣ номбар кунед.



Аз ҳарфҳои пошхӯрда калимаи муқобилмаъни “душманий”-ро тартиб дихед.

С Т Д Й ў



Сухани пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ дихед. Аломати китобии дар охири он гузошташударо гӯед.

Дӯстро дар мусибат мёшиносанд.



Дар мавзӯи “Дӯстиро мепарастем мо” матни аз се-чаҳор ҷумла таркибёфта тартиб дихед.

МАВЗЎИ 33. ДӮСТОНИ БОВАФО

Оҳуе дар баландии хушобу ҳаво ва сералафи кӯҳсор мечарид. Ҷашми вай ба гунчишкаке, ки ба ҳар сӯ мечаяхид, афтод. Оҳу ба вай нигоҳ карда гуфт:

– Ҷӣ ин қадар частухез дорӣ, магар ба саёҳат омадӣ? Не, ман ба назди ту омадам, меҳоҳам бо ту ошно шавам, – ҷавоб дод гунчишк.

– Ту ҷӣ кори хуб карда метавонӣ, ки ман бо ту ошно шавам? – гуфт оҳу.

– Парво накун, аз дасти ман бисёр корҳои хуб моянд. Ҳудат дида, баъд қоил мешавӣ. Оҳу таклифи гунчишкро қабул кард. Онҳо аз ҳамон рӯз дӯстона зиндагӣ мекардагӣ шуданд. Баъд ба инҳо муш ҳам ошноӣ пайдо кард. Рӯзе ногоҳ оҳу аз рафиқонаш ҷудо шуда, ба доми сайёде афтод. Сайёд хост, ки оҳуро зинда ба хонааш барад. Бинобар ин ўро ба дарахт бо банд саҳт баста, худаш ба деха рафт.



Гунчишк ва муш ба чус-
тучӯи вай баромаданд.
Ногоҳ гунчишк дид, ки
оҳу дар як дараҳт саҳт
баста шудааст. Вай ба
назди муш рафта, воқеа-
ро нақл кард. Ҳар дуяшон
назди оҳу омаданд. Муш
бо дандончаҳои тезаш
бандро зуд бу-
рид. Оҳу аз доми
сайёд озод шуд,
бо дўстони хурда-
каку бовафои худ ба
даштҳои васеъю дилкушо
баромада рафт.



(Луқмони Ҳаким)



Матнро хонед ва бо назардошли мазмун са-
волҳо тартиб диҳед.



Аз таркиби матн ҷумлаи саволиро муайян на-
муда, бо хушнависӣ ба дафтар рӯбардор ку-
нед.



Бозии “Калимаёбак”. Дар сутунчаҳои холӣ бо
гузоштани ҳарфҳои мувофиқ қалимаҳои **ошно**,
рафик, **мехрубонро** ҳосил кунед.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| O | * | H | * | |
| R | * | Ф | * | Қ |
| M | * | Ҳ | * | Ү |



Сухани пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ
диҳед.

Ҳар чӣ аз дўст мерасад, накӯст.





МАВЗЎИ 34. ХУРШЕД ВА ҶАМШЕД

Хуршед ва Ҷамшед дар байни кўхҳо роҳ мерафтанд. Ноҳост ба онҳо як хирс дучор омад. Ҷамшед тарсид ва давида ба як дарахт баромад.

Хуршед гурехта натавонист ва худро ба мурда андохта хобид.

Хирс омада пой ва рўйи Хуршедро бўй карду рафтан гирифт. Ҷамшед аз дарахт поён фуромада хандиду гуфт:

– Хирс ба гўшат чӣ гуфт?

Хуршед чунин ҷавоб дод:

– Хирс гуфт, ки одаме, ки дар вақти мусибат рафиқи худро партофта мегурезад, рафиқи бад аст.

(Лев Толстой)



Матнро хонед, мазмунашро нақл кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳои мувоғиқ тартиб диҳед. Аломати китобатии дар охири ҷумла гузаштаатонро номбар кунед.





Аз ҳарфҳои пошхўрда калимаҳои **бародар**, ёрро тартиб диҳед ва дар катакчаҳои холӣ ҳарфҳои калимаи фикр кардаатонро гузоред.



Суҳанҳои пурҳикматро аз чиҳати мазмун шарҳ диҳед.

1. Дӯст гирёнда гап мезанад, душман хандонда.
2. Душмани мард – беҳ аз дӯсти номард.



Бо корбасти калимаҳои зерин ҷумлаҳои дар охир аломати китобии нуқта, савол ва хитоб гузошташуда тартиб диҳед.

Дӯст, ҷонғидо, ҳимоятгар, дилсӯз, ҳамфиқр, гамхор.

МАВЗЎИ 35. ДӮСТИ ҲАҚИҚӢ КИСТ?

Ба гуфтаи Ҳусайн Воизи Кошифӣ,
агар дӯсти содиқу вафодор пайдо
кунед, ба вай чунин рафтор
кардан лозим:

Кас бояд аз чунин дӯст
молу чизро дареф надорад.
Ба ў ҳамон қадар чиз
диҳад, ки ҳочаташ барояд.
Сирри ўро ба касе нагӯяд.
Айбашро ба мардум нагӯяд,
вале ба худи ў гуфтан ло-
зим, ки аз пайи ислоҳи он
шавад. Суҳанашро бодиқкат гӯш





кунад, аммо бе дурушту дағалӣ ва бе сухани саҳт. Ба ўхизмат нафаромояд, ба шодиаш шодӣ кунад, дар ғамаш шарик бошад. Аввалин шуда ба вай салом диҳад. Дар миёни сухани вай сухан накунад. Ҳар чизеро, ки ба худ намеписандад, ба вай ҳамраво набинад. Бо душманони ўдӯстӣ ва бо дӯстонаш душманий накунад.



Матнро хонед, рафтору гуфтори дӯсти ҳақиқиро номбар кунед.



Сухани пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳдиҳед.

Ҳазор дӯст кам аст, як душман бисёр.



Бо шарҳи калимаҳои душворфаҳм шинос шавед ва пас аз он ба **“Дафтарчай луғат”** рӯбардор кунед.

Дареғ – ҳайф.

Ҳочат – эҳтиёҷ, зарурат.

Эътиroz – норозигӣ, рад кардан.

Дурушт – дағал, нохуш.



Супориши 1. Дар стунчаҳои қатори аввал калимаҳои таркиби чумлаи **“Ман китоб хондам”**-ро пайҳам гузоред.

Супориши 2. Дар қаторҳои дигар бо иловани калимаҳои **шавқовар, афсонҳо, ҳалқи тоҷик** дар байни чумлаи аввал, чумлаҳои дигар тартиб диҳед.



Ба савол ва супоришҳо ҷавоб гардонед.

1. Чи гуна шахсро дӯсти ҳақиқӣ мепиндоранд?
2. Се тоифаи дӯстон, яъни **дӯсти ҷонӣ, дӯсти**





забонӣ, дӯсти нониро бо фикрҳои хуносавӣ шарҳ диҳед.



Сухани пурҳикмати хондаатонро ба дафтар хушнависӣ кунед.

МАВЗӮИ 36. ҲИКМАТИ ДӮСТИ

Шоҳ Сезар танҳо ба як одам, ки дӯсташ буд, боварӣ дошт. Ин одам табиби вай буд. Шоҳ ҳар вақте бемор мешуд, доруро маҳз аз дasti ин табиб меҳӯрд.

Боре, вақте Сезар худро хуб ҳис намекард, номаи беноме гирифт, ки дар он навишта шуда буд: “Аз дӯсти беҳтарини худ, аз табиби хеш, ҳарос кун. Вай туро заҳр хӯронданист!”

Баъди чанде табиб ба ҳузури шоҳ омад ва ба Сезар дору дароз кард. Сезар ба дӯсташ номаро дод.





Дар он муддате, ки табиб номаро меҳонд, вай дору-ро то қатраи охиринаш ҳўрд.

Табиб ба даҳшат омада пурсид:

– Шоҳам, ту чӣ тавр баъди хондани ин нома та-вонистӣ, ки доруи овардаи маро ҳӯрӣ?

Шоҳ ба ў чавоб дод:

– То ба дӯсти худ шубҳа кардан, мурдан беҳтар аст!

(Аз маҷаллаи “Панду ҳикматҳо”)



Матнро хонед, мазмунашро нақл кунед. Пас аз он саволҳо тартиб диҳед.



Сухани пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ диҳед.



Дӯстдорони Ватан – дӯстдорони халқанд.



Бо назардошти мазмуни матни хондашуда бай-ни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб баргузор на-моед.



Аз таркиби матн ҷумлаҳои дар охир аломатҳои китобии савол, хитоб доштаро муайян намуда, ба дафтар бо хушнависӣ рӯбардор кунед.

МАВЗӵИ 37. ТАҚРОР ВА МУСТАҲКАМКУНӢ



ТЕСТ

1. Кадоме аз саволҳо ба калимаҳои ифода-кунандай номи предметҳо гузошта мешавад?

а) чӣ? кӣ? ҷиҳо? киҳо? б) чӣ ҳел? чӣ гуна в) чӣ кор мекунад?

2. Кадоме аз пасвандҳо шумораи ҷамъи пред-метҳоро ифода мекунад?



- а) -ҳо, -он, -гон б) -ча, -тоб
в) -зор, -ак, -акак

3. Сарҳарфи калимаҳои ифодакунандай ному насаб дар қадом шакл навишта мешавад?

- а) дар шакли қалон б) дар шакли хурд в) дар шакли хурду қалон

4. Дар охири ҷумлаҳо чӣ гуна аломатҳои китобатӣ гузошта мешавад?

- а) нуқта, савол, хитоб б) вергул, тире
в) бисёрнуқта, дунуқта

5. Калимаи муқобилмаънои “боақл” дар қадом банд навишта шудааст?

- а) ақлнок б) баақл
в) беақл

6. Қадоме аз калимаҳо ҳаммаънои калимаи “бузург” ба шумор меравад?

- а) хурд б) қалон в) зебо

МАВЗЎҲОИ 38 – 39. КОРИ НАЗОРАТӢ ВА ТАҲЛИЛИ ОН

Шодӣ меафзояд

Калимаи дӯст дар ифодаи маъно чун ҳамрадифи калимаҳои азиз, меҳрубон, рафиқ, бародар мебошад. Вақте ки калимаи дӯстро ба забон меорем, табассум дар лабҳо мешукуфад.

Аз қадами дӯст хона ҳам ҳусни дигар мегирад, шодӣ меафзояд. Дил метапад. Ақл мунаvvар мешавад. Забон ба гуфтор меояд: “Хуш омадӣ, эй дӯсти ҷонӣ, қадамат – точи сару болои дида”.





БОБИ III. ОЛАМИ ТАБИАТИ РАНГИН

ҲАЙВОНҲОИ МУҲОФИЗАТШАВАНДА

МАВЗЎИ 40. КИТОБИ СУРХ



Дар ин китоб оид ба наботот, паррандагон ва ҳайвоноти нодир ва аз байн рафтаистода маълумот дода мешавад.

Барои он “Китоби Сурх” мегӯянд, ки ранги сурх аломати хатарро ифода мекунад. Ин китоб ба мо хабар медиҳад, ки наботот, паррандагон ва ҳайвонот дар хатаранд. Онҳо ба ёрмандии мову шумо ниёз доранд. Наботот, паррандагон ва ҳайвоноти ба ин китоб дохилшуда дар ҳавфи нешшавӣ қарор доранд. Мо бояд онҳоро эҳтиёт ва ҳифз кунем.

Наботот, паррандагон ва ҳайвоноте, ки тамоман нест шудаанд, дар “Китоби Сурх” номи онҳо бо ранги сиёҳ навишта мешавад. Яке аз чунин ҳайвонҳо паланги тӯронӣ мебошад, ки як вақтҳо дар кишвари мо зиндагӣ мекард. Ҳоло ин ҳайвони зебо бе бозгашт аз байн рафтааст.

Аксари кишварҳои ҷаҳон “Китоби Сурх”-и худро доранд. Дар кишвари мо ҳам “Китоби Сурхи Ӯзбекистон” мавҷуд аст.



Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.



Ба чунин саволҳо ҷавоб диҳед.



1. Шумо дар хусуси кадом китоб маълумоти фарогирро хондаед?
2. “Китоби Сурх” чӣ гуна китоб аст?
3. “Китоби Сурх” аз дигар китобҳо бо кадом чиҳат фарқ мекунад?
4. Аз “Китоби Сурх” дар хусуси чӣ гуна ҳайвонот ва паррандагон маълумот пайдо кардан мумкин?
5. Ранги сурхи муқоваи “Китоби Сурх” чиро ифода менамояд?



Ба кадом савол ҷавоб шудани калимаҳои зеринро муайян намоед.

Наботот, паррандагон, ҳайвонот, сурх, сиёҳ, зебо, зиндагӣ.



Ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.

Ниёз – ҳочат, эҳтиёҷ.

Ҳифз – нигаҳдорӣ, нигаҳбонӣ, муҳофизат.



Ҷумлаи зеринро ба дафтар бо зебонависӣ рӯбардор кунед.

Мо наботот, паррандагон, ҳайвоноти камшударо бояд эҳтиёёт ва ҳифз кунем!

МАВЗЎИ 41. МАМНУЪГОХ

Мамнӯъгоҳ ин мавзеи муайяне мебошад, ки тамоми унсурҳои табиати он ҳифз карда мешавад. Мамнӯъгоҳ зери назорат ва ҳимояи давлат қарор дорад. Дар мамнӯъгоҳ, маҳсусан ба намудҳои набототу ҳайвоноти камшудаистода диққат медиҳанд, онҳоро парвариш ва ҳифз мекунанд.

Ба онҳо имконият медиҳанд, ки озодона зиндагӣ карда, наслашонро зиёд кунанд. Ба ҳамин тарз наботот, паррандагону ҳайвоноти камшудаистода аз нестшавӣ нигоҳ дошта мешаванд. Шахсони масъул





дар мамнўъгоҳдо аз ҳолати сабзиши наботот ва вазъи саломатии паррандаю ҳайвонҳо мунтазам боҳабар шуда меистанд.

Шикори паррандаю ҳайвонот, буридани дарахтон, соҳтани хонаи истиқоматӣ ва дигар корҳои хочагидорӣ дар мамнўъгоҳ қатъиян манъ аст. Шахсоне, ки худсарона ба ин корҳо даст мезананд, ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд.



Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хулосавӣ баён кунед.



Калимаи “**мамнўъгоҳ**”-ро ба ҳичо тақисм кунед ва пас аз он дар ҳолати яклухт бо шариқдарсон дар яқояғӣ машқи талаффуз кунед.



Бо кӯмаки омӯзгор калимаи “**мамнўъгоҳ**”-ро аз ҷиҳати тобиши маъно шарҳ диҳед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб диҳед ва пас аз он лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



МАВЗЎИ 42. ГАВАЗНИ ХОНГУЛ

Хонгул, яъне гавазни бухорой ба оилаи гавазнҳои ҷуфтсумҳои ширхӯрон мансуб аст. Танаи он 78–86 сантиметр, қадаш 56-60 сантиметр, вазнаш бошад, то 75–100 килограмм мебошад. Ранги он хокистар-

ранг буда, дар қиғтҳояш раҳҳои сиёҳчатоб аст. Шоҳҳояш сершоҳа мебошад. Он пештар дар қамишзорҳои соҳилҳои Амударё, Сирдарё ва Арал зиндагӣ мекард. Ҳозир бошад фақат дар мамнӯгоҳҳои воҳаи Амударё зиндагӣ мекунад. Дар об хуб шино мекунад. Он аз гиёҳҳо ғизо мегирад.

Шикор кардани он манъ аст. Бо сабаби кам шудани шумораи хонгул он ба рӯйхати Сурхи Иттиҳоди Байналмилалии ҳифзи табиат ва захираҳои табии ва “Китоби Сурх”-и Ҷумҳурии Ӯзбекистон дохил карда шудааст.



Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб дидед ва пас аз он лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



Ҷумлаи дуюмии матнро ба дафтар рӯбардор кунед ва пас аз он рақамҳои таркиби онро бо табдили ҳарф нависед.





Ҷумлаҳои сеюм ва чаҳорумро ба дафтар бо хати зебо нависед. Ба зери калимаҳои ифодакунандай рангу аломатҳо хат кашед.

МАВЗЎИ 43. СИЛОВСИН

Силовсин ҳайвонест, ки ба оилаи гурбаҳои ширхӯрон мансуб аст. Дарозии танаи он 82–109 сантиметр, думаш 20–40 сантиметр, вазнаш 8–19 (баъзан 32) килограмм аст. Вай дар гӯшҳояш як даста мӯйҳои дароз дорад. Пӯсти он ғафс ва мулоим, қаҳваранг ё сурхтоб, баъзан холдор аст. Он дар ҷангалҳои Евразия, Амрико, баъзан дар биёбонҳои серҷангал паҳн шудааст. Онро дар қисми ҷанубии миёна ва болоии кӯҳҳои Ӯзбекистон дучор шудан мумкин. Вай асосан шабона фаъол аст. Онҳо харгӯш, муш, паррандаҳоро шикор карда ғизо мегиранд. Силовсинҳо аз сабаби кам шуда истоданашон, ба “**Китоби Сурҳ**”-и Ҷумҳурии Ӯзбекистон дохил карда шудаанд.



Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб дидед ва пас аз он лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.





Ба кадом саволҳо чавоб шудани калимаҳои зеринро муайян кунед.

Дароз, гафс, мулоим, қаҳваранг, сурхтоб, холдор, харгӯш, муш.



Ҷумлаҳои якум ва дуюмро ба дафтар бо зебонависӣ рӯбардор кунед.

МАВЗӮИ 44. ПАЛАНГИ БАРФӢ

Паланг, паланги барфӣ, ирбис – ба оилаи гурбамонандҳо тааллуқ дорад. Баъзан ба оилаи гурбаҳои калон дохил карда мешавад. Дарозии танаи он 103–130 сантиметр, вазнаш то 70 килограмм мешавад. Танааш дароз ва пойҳояш кӯтоҳанд. Пӯсти он ғафс, зардтоб, доғҳои ҳалқаи сиёҳ дорад. Он асосан дар кӯҳҳои баланди Осиёи Марказӣ, дар қаторкӯҳҳои барфпӯши то 2000 метр баландӣ дошта зиндагӣ мекунад. Дар зимистон, ба пастхамиҳои ҷангалҳои сӯзанбарг мефарояд. Он дар Осиёи Марказӣ, дар кӯҳҳои ҷанубу ғарбии Туркистон ва ҷанубии Тоҷикистон зиндагӣ мекунад. Вай бештар дар бегоҳӣ ба широр мебарояд. Вай 4-5, аксар вақт 2–3 кӯдак таваллуд мекунад. Асосан ҷорвоҳо, харгӯшҳо, суғурҳо ва ғайраҳоро широр мекунад. Шумораи паланги барфи якбора кам шуда истодааст. Он дар “**Китоби Сурхи байналмилалӣ**” дохил карда шудааст.





Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хуло-
савӣ баён кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб
диҳед ва пас аз он лаҳзаи саволу ҷавоб таш-
кил намоед.



Ба қадом саволҳо ҷавоб шудани қалимаҳои
зеринро муайян кунед.

*Гурбамонанд, қалон, дароз, кӯтоҳ, гафс, зард-
тоб, сиёҳ, барғпӯш.*



Чумлаи якумро ба дафтар бо зебонависӣ рӯ-
бардор кунед.

МАВЗӮИ 45. ХИРСИ ҚАҲВАРАНГ (МАЛЛА)

Хирси қаҳваранг дар ҷангалзорҳои Аврупо, Осиёи Шимолӣ, Африқо ва Амрико паҳн шудааст. Дарозии танаи он 2,5 метр, вазнаш бошад, баъзан то 750 килограмм мерасад. Хирси қаҳварангро дар ҷангалҳои кӯҳии Ӯзбекистон дучор шудан мумкин аст. Хир-





си қаҳваранг аз моҳҳои октябр ва ноябр то моҳҳои март ва апрел дар ковокиҳои дараҳтон, дар сӯроҳиҳои зери харсангҳо, дар чойҳои чуқури табиӣ ё дар лонаҳои худаш кофта даромада ба хоби зимистона мераwand. Хирси модарӣ дар лонааш то 2-3, баъзан 1 ё 4 бачаи нимҷон ба дунё меорад. Хирси қаҳваранг ба “**Китоби Сурҳ**”-и Ӯзбекистон дохил карда шудааст.



Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб диҳед ва пас аз он лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Вақте ояд зимистон,
Надорад парвое он.
Хоби баноз дорад,
Дурудароз дорад.



Ҷумлаи чаҳорумро ба дафтар рӯбардор кунед ва пас аз он ба калимаҳои ифодакунандай шумораи ҷамъ, алломат, ҳаракату амалҳо саволҳои мувоғиқ гузоред.




Ададҳои таркиби матнро бо табдили ҳарф на-висед.

Намуна: ҳафсаду панҷоҳ...



Хондани матни “**Хирси қаҳваранг**”.





МАВЗЎИ 46. ЛАКЛАК

Лаклакҳо ба оилаи паррандаҳои дарозпой дохил мешавад. Дар Ўзбекистон лаклакҳои сафед ва сиёҳ зиндагӣ мекунанд. Нӯл ва пойҳои лаклаки сафед сурх, парҳояш сафед ва парҳои боли он сиёҳ мебошанд. Вазни он то 4 килограмм аст. Лаклаки сиёҳ нисбат аз лаклаки сафед хурдтар аст. Лаклакҳо дар ҳамворӣ, кӯҳҳо ва дар наздикии маҳалҳои аҳолинишин зиндагӣ мекунанд. Лонаи худро дар болои дарахтон, теппагихо ва боми манораҳо месозанд. Онҳо 3–5 дона тухм мегузорад. Ҳарду чинс ҳам дар давоми 30 рӯз бо навбат тухми худро зер мекунанд. Аз қурбоққаҳо, калтакалосҳо, мушҳо, ҳашарот ва ғайраҳо ғизо мегиранд. Зимиstonро дар Африқаи марказӣ ва ҷанубӣ, дар ҷануби ғарбии Осиё ва Хитои ғарбӣ мегузаронанд. Ҳозир аз сабаби кам шуда истодани миқдори лаклакҳо ба “Китоби Сурҳ”-и Ўзбекистон дохил карда шудаанд.



Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.





Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб дижед ва пас аз он лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



Калимаҳои ифодакунандай ранг, аломат, ҳаракатҳои лаклакро ба дафтар навишта, саволҳои мувофиқ гузоред.



Ҷумлаи шашумро ба дафтар бо зебонависӣ рӯбардор кунед.

МАВЗӮИ 47. УҶОБ

Уҷоб аз намуди лочинҳо буда, ба оилаи сайгҳо мансуб аст. Дарозии танаи он зиёда аз 1 метр, вазнаш 10–11 килограмм, ҳангоми болҳояшро кушодан тақрибан 3 метр мешавад. Афроди баркамол қаҳваранги сабук доранд, дар гардан парҳои тунуки дарозрӯй доранд. Поёни болҳояш сафед аст. Нӯлаш сафеди зардтоб, гавҳараки чашмаш сурхчатоб аст. Дар минтақаҳои кӯҳии Осиёи Марказӣ паҳн гардидаанд. Он дар қисмати миёна ва болоии кӯҳҳо дар баландии 2000–2500 метр зиндагӣ мекунад. Дар моҳи феврал онҳо 1 дона тухм мегузоранд ва ҳарду ҷинс





пай дар пай як моҳ тухмро 50-60 рӯз зер мекунанд. Ҷўчаҳо дар моҳи август ба парвоз оғоз мекунанд. Он аз ҳайвону паррандаҳои вафот карда гизо мегирад. Дар табиат хеле камёб буда, дар “**Китоби Сурҳ**”-и Ӯзбекистон дохил карда шудааст.



Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хулосавӣ баён кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб дидҳед ва пас аз он лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



Калимаҳои ифодакунандаи ранг, аломат, ҳаракатҳои уқобро ба дафтар навишта, саволҳои мувофиқ гузоред.



Ҷумлаи якумро ба дафтар бо зебонависӣ рӯйбардор кунед.



Бозии “**Калимаёбак**”. Аз тасвири зерин калимаҳои ифодакунандаи номи ҳайвонот ва паррандагони муҳофизатшавандаро ёбед.




САЙЁРА ВА ЧИСМҲОИ ОСМОНИЙ

МАВЗЎҲОИ 48–49. САЙЁРАҲОИ ОСМОНИЙ

Сайёраҳо чисмҳои нисбатан бузурги кайҳоние мебошанд, ки дар атрофи ситораҳои худ давр мезананд. Дар фарқ аз ситораҳо сайёраҳо рӯшнӣ намеафкананд ва танҳо нури ситораро инъикос мекунанд. То имрӯз олимон ҳашт сайёраи манзумаи Офтобиро кашф намудаанд. Сайёраҳои манзумаи Офтобиро шартан ба ду гурӯҳ: гурӯҳи Замин ва гурӯҳи Муштарӣ (сайёраҳои азимчусса) ҷудо кардаанд. Тасмаи асосии астероидҳо, ки байни мадори Мирриҳ ва Муштарӣ қарор дорад, сарҳади байни ин ду гурӯҳи сайёраҳо шуморида мешавад.

Чор сайёраи наздик ба Офтоб – Уторид, Зӯҳра, Замин ва Мирриҳ сайёраҳои гурӯҳи заминӣ ва Муштарӣ, Зуҳал, Уран ва Нептун сайёраҳои азимчусса мебошанд. Сайёраҳои гурӯҳи Замин ба Офтоб нисбатан наздик буда, зичии бештар доранд ва таркиби онҳо асосан аз чисмҳои саҳт (сангу оҳан) иборат аст.





Сатҳи сайёраҳои азимчусса (гурӯҳи Муштарӣ) асосан дар ҳолати газ ва моеъ буда, худи ин сайёраҳо дар минтақаи нисбатан сарди манзумаи Офтобӣ воқеъ мебошанд.

(Аз китоби “Кайҳон”)



Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.



Аз таркиби матн қалимаҳои ифодакунандай номи сайёрҳои осмониро муайян намуда, дар катакчаҳои холӣ нависед.



Қалимаҳои ифодакунандай номи сайёрҳои осмониро бо ҳамсинфон дар якҷоягӣ талафғуз кунед.

Офтоб, Уторид, Зӯҳра, Замин, Мирриҳ, Муштарӣ, Зуҳал, Уран, Нептун.



Ҳафт сайёраи осмонии дар гирди замин ҷарх-занандаро ба дафтар рӯбардор кунед.

Қамар (Моҳ), Уторид (Тир), Зӯҳра (Ноҳид), Шамс (Офтоб), Мирриҳ (Баҳром), Муштарӣ (Бирҷус), Зуҳал (Кайвон).



Хонед ва қоидай имлоии қалимаҳои ифодакунандай номи сайёраҳоро ба лавҳи хотир нигоҳ доред.





Номи сайёраҳои осмонӣ бо ҳарфи калон на-
вишта мешаванд.



Сайёраҳои ба Офтоб наздик ва азимчуссаро
номбар кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳои муво-
фиқ тартиб диҳед.



Аз чанд ҳарфу овоз иборат будани калимаҳои
зеринро номбар кунед.

Сайёра, азимчусса, моеъ, воқеъ, инъикос, байн.

МАВЗЎҲОИ 50–51. СИТОРАҲОИ ПУРЧИЛО



Ситораҳо аз абрҳои кай-
хонӣ (туманнокӣ), ба вучуд
меоянд. Чунин абрҳо аз газу
чанг таркиб ёфтаанд. Дар
ҷойҳои ин абрҳо, ки зичии
моддаҳо зиёд аст, бо таъси-
ри ҷозиба пешситораҳо шакл
мегиранд. Бо таъсири қувваи
ҷозиба ин пешситораҳо фи-
шурда шуда, зарраҳои дохи-

ли онҳо бо ҳам бармехӯранд ва гармию рӯшнӣ ҳо-
сил мекунанд. Ҳамин тариқ, ситора ба вучуд меояд.

Ранги ситораҳо аз гармии ҳарорати онҳо вобаста
аст: ситораҳои хеле гарм рангашон кабуди осмонӣ,
ситораҳои гарм рангашон зард ва ситораҳои гарми-
ашон пасттар ранги сурх доранд. Ситораҳо мисли
дигар ҷисмҳои тафсон равшани медиҳанд, аммо ҳа-
рорати онҳо то ҳадде баланд аст, ки ҷашми инсон
наметавонад фарқи рангҳои онҳоро мушоҳида кунад.

(Аз китоби “Кайҳон”)





Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб дихед. Пас аз он байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил кунед.



Хонед ва қоидай имлоии қалимаҳои ифодакундандаи номи сайёраҳоро ба лавҳи хотир нигоҳ доред.

Номи якчанд сайёраҳо ба ғайр аз номи сайёраҳо номи одамонро низ ифода меқунад.

Номи одамон чун номи сайёраҳо бо ҳарфи қалон навишта мешаванд.



Бо қалимаҳои ифодакундандаи номи сайёраҳои осмонӣ ба одамон ном интихоб кунед.

Моҳ + тоб =

Шамс + и+ я =

Моҳ + руҳсор =

Шамс + ид + дин =

Моҳ + и + гул =

Офтоб + хон =



Бо истифода аз қалимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб дихед, ки номи сайёра ва одамонро ифода карда бошанд.

Ситора, Офтоб, Баҳром, Муштарӣ, Зӯҳра, Ноҳид, Қамар.

Намуна: 1. Ситораҳои дурахшон дар шаби торик бештар пурчило мегардад.
2. Ситора чун дастёраки модар ба корҳояш ёрӣ мерасонд.



Чистонҳоро хонед ва ҷавобашро ёбед.

1. Осмони ранга, дарунаш пурин танга.
2. Як ҷодари зангорӣ,
Шабҳо пурӯз ҳолӣ.




Ба саволҳо ҷавоб гардонед.

1. Ситораҳо чӣ гуна ба вучуд меоянд?
2. Ранги ситораҳо чӣ гуна аст?



Дар катакчаҳои ҳолӣ номи ҷисмҳои осмониро нависед.



Калимаҳо барои истифода: Офтоб, моҳ, ситора, абр, абрпора.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Осмон барояд ялақӣ,
Замин фарояд тарақӣ.



Аз таркиби матн калимаҳои фарогири рангҳои ситораҳоро муайян намуда, бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор қунед



Бо истифода аз калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб диҳед.

Осмон, офтоб, моҳ, соғу беғубор, нурпош, пурнур.






МАВЗЎИ 52. ОФТОБАКИ ЗАРРИНРЎ

Офтобаки зарринмў,
Офтобаки зарринрў.
Кучо рафту кучо шуд?
Чаро пинҳон зи мо шуд?
Ё чомаи ў тунук, –
Ё ки тарсид аз хунук?
Села-села зи ҳар сў,
Абрҳо омад чойи ў.

Пўстинҳошон афшонданд,
Барфи бисёр боронданд.
Ҳавзу қўбор ях бубаст,
Шохи бед қариб шикаст.
Фасли зимистон омад,
Ба ҳавлимон даромад.
Биё барфбозӣ кунем,
Одамчасозӣ кунем.

Нўъмон Розик

73



Шеърро буррову, равон хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Ба кадом савол чавоб шудани калимаҳои зеринро муайян кунед ва лаҳзаи саволу чавоб ташкил кунед.

Зарринмӯ (.....), зарринрӯ (.....), тунук (.....), хунук (.....), Офтобак (.....), баромад (.....).



Хонед ва ба лавҳи хотир нигоҳ доред.

Калимаҳои офтоб, шамс, хуршед, меҳр ба ном дигар, vale дар ифодаи маъно ягона мебошанд.



Бозии “Калимаёбак”. Бо истифодаи ҳарфҳо калимаҳои **Офтоб, хуршед, шамс, меҳро** тартиб диҳед.




Чистонро хонед ва ҷавобашро бо баръаксхонӣ ёбед.

Як ҷодари зангорӣ,
Шабҳо пурӯз рӯз холӣ. (уномсО аротис)



Шеъри “Офтобаки зарринрӯ”-ро аз ёд кунед.





МАВЗЎҲОИ 53–54. МОҲ

Моҳ ягона радифи табиии Замин ва наздиктарин радифи табиӣ ба Офтоб ва ягона ҷисми кайҳонист, ки инсон ба он қадам гузаштааст. Аз Замин ҳамеша як тарафи Моҳ дидар мешавад, зоро он дар атрофи тири худ ва ҳам дар атрофи Замин якхел мечарҳад. Вақте аз Замин ба Моҳ нигоҳ мекунем, дар сатҳи он торикиҳо ва ҷойҳои нисбатан равшанро мебинем, ки инҳо пастиву баландиҳои сатҳи Моҳ мебошанд.

Моҳ атмосфера надорад, ҳавои он шабона хеле хунук (то – 160°) ва рӯзона хеле гарм (то 130°C) аст. Сатҳи Моҳ бо сабаби афтидани зиёди шиҳобпораҳо пур аз танӯраҳо аст. Нахустин маротиба соли 1969 кайҳоннавардони амрикӣ Нил Армстронг ва Эдвин Олдрин ба сатҳи Моҳ баромаданд.



Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.




Хонед ва ба лавҳи хотир нигоҳ доред.



Калимаҳои моҳ, қамар, ҳилол, бадр ба ном дигар, вале дар ифодай маъно ягона мебошанд.



Бо гузоштани ҳарфҳои даркорӣ дар катакчаҳои холӣ калимаҳои ягонамаъни мөҳро пайдо кунед.



Аз таркиби матн калимаҳои ҳарфҳои ётбарсардорро муайян намоед ва инчунин номбар кунед.



Аз калимаҳои ифодакунандай ягонамаъни мөҳ номи одамонро созед.

Ҳилол + а =

Бадр + ид + дин

Қамар + ид + дин =

Моҳ + и + нисо =



Порчай шеъриро хонед ва бо ҳичҷудокунӣ ба дафтар рӯбардор кунед.

Осмон мешавад гардон,
Замин мешавад ларзон,
Офтоб мешавад ҳайрон,
Моҳираҷон мерақсад!



Гулназар Келдӣ

МАВЗЎҲОИ 55 – 56. ГИРИФТИ ОФТОБ ВА МОҲ

I

Вақте ки Моҳ аз миёни Замин ва Офтоб мегузарад, сояи он ба Замин меафтад. Моҳ нисбати Офтоб хеле хурд аст, аммо бо сабаби наздик будан ба Замин метавонад Офтобро пурра пӯшонад. Дар





баъзе минтақаҳои Замин Моҳ қисман пеши Офтобро мегирад, ки ин ҳодисаро гирифти нопурра меноманд. Мушоҳидаи гирифти Офтоб бо чашм ва бе олати маҳсус метавонад, сабаби нобино шудани инсон шавад. Аз ин рӯ, барои бевосита мушоҳида кардани ин падида айнакҳо ё шишаҳои маҳсус бояд истифода шаванд. Беҳтар аст, кӯдакон гирифти Офтобро тавассути телевизор ва ё интернет тамошо кунанд.



Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хулосавӣ баён кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб дихед. Пас аз он байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил кунед.



Аз чанд ҳарфу овоз иборат будан ва бо ҳарфи калон навишта шудани калимаҳои Офтоб ва Моҳро гӯед.



Бо кӯмаки омӯзгор калимаҳои душворфаҳмро шарҳ дихед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.





Рангзарди рўйи чаҳон,
Гармияш бахти чаҳон.

II

Вақте ки Замин аз миёни Офтоб ва Моҳ мегузарад, сояи Замин сатҳи Моҳро мепўшонад. Дар ин лаҳза Моҳ монанди кураи сурхранги тира намоён мешавад, ки ин ҳодисаро гирифти Моҳ мегўянд. Агар сояи Замин тамоми қурси Моҳро пўшонад, ин ҳодисаро гирифти пурра ва агар қисман пўшонад гирифти нопурра мегўянд. Гирифти Моҳ қариб ҳар сол ба амал меояд ва онро бе олати маҳсуси муҳофизатии чашм низ мушоҳида кардан мумкин аст. Ҳамчунин дар атрофи конуси сояи Замин сояи тунук ба вучуд меояд, ки агар Моҳ дар он қарор гирад, ин ҳолатро гирифти нимсоягӣ мегўянд. Дар ин ҳолат гирифти Моҳ бе афзори маҳсус чандон назаррас нест.

(Аз китоби “Кайҳон”)



Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хуло-
савӣ баён кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб
диҳед. Пас аз он байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу
ҷавоб ташкил кунед.



Ба қадом савол ҷавоб шудани калимаҳои зе-
ринро муайян намоед.

*Мегузараద, мепўшонад, мешавад, мегўянд,
гирифт, пўшонад, меояд.*



Чистонҳоро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Аз ҳама чиз равшан,

Бе ӯ набувад гулшан.



(М....ҳ)



Хониши матнҳои “Гирифти Офтоб ва Моҳ”.





МАВЗУИ 57. САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНИИ КИШВАРИ ӮЗБЕКИСТОН

Сарзамини Ӯзбекистон аз сарватҳои зеризаминии тилло ва уран бой аст. Конҳои ангишт дар Шарғун ва конҳои газ дар қисми ҷанубӣ аз ҷумла дар Муборак, Газли, Ҷоркон, дар қисми ғарбӣ дар Найн, Қароқалпоқистон (Шахпахт) ҷойгиранд. Дар Олмалиқ маъдани мис мавҷуд мебошад.

Дар замини сарватҳои зеризамини саноати металлургияи ранга ташаккул ёфтааст. Калонтарин корхонаи он комбинатҳои металлургии Олмалиқ ва Зарафшон мебошанд. Дар онҳо истеҳсол ва коркарди мис, рӯҳ, сурб, тилло ва ғайра ба роҳ монда шудааст.

Дар Бекобод корхонаи азnavгуздозӣ ва комбинати металлургияи сиёҳ амал меқунад. Саноати химия ба таври комплексӣ дар Навоӣ, Тошканд, Чимкент ва ғайра инкишоф ёфтааст.





Истеҳсоли нафт дар водии Фарғона, Бухоро ва Сурхондарё ба роҳ монда шудааст. Соҳаи гидроэнергетикаи Ўзбекистон хеле тараққӣ кардааст. Дар назди дарёи Оҳангарон (Ангрен) калонтарин қувваи корбурди гидроэнергетикӣ ва дар атрофи дарёи Чирчиқ силсиланерӯгоҳҳои Чорвоқ, Хочанд, Газакин сохта шудаанд. Дар атрофи дарёҳои Ому ва Сир низ корбурди гидроэнергетикӣ бунёд шудаанд.



Матнро хонед ва фикратонро аз рӯйи мазмунни он баён кунед.



Аз таркиби матн калимаҳои ифодакунандай ном ва масканҳои сарватҳои зеризаминиро муайян намуда, ба дафтар рӯбардор кунед.



Калимаҳои ифодакунандай номи сарватҳои зеризаминий ва қаъри дарёҳоро дар алоҳидагӣ нависед.

Тилло, садаф, нуқра, гавҳар, нафт, ёқут, мис, газ, оҳан, сангпора.



Аз силсилаи калимаҳои ифодакунандай сарватҳои зеризаминий ва қаъри дарёҳо дутоашро интихоб намуда, чумлаҳои дилҳоҳ тартиб дихед.

МАВЗӮИ 58. ТИЛЛО

Тилло яке аз сарватҳои зеризаминий ба шумор меравад. Инсон онро ҳашт ҳазор сол пеш пайдо кардааст. Дар сарзамини Ўзбекистон конҳои тиллой хеле бисёранд. Бо ранҷу заҳмати тиллоҷӯён





(археологҳо) ҳар сол тиллоҳои барзиёд ба даст дароварда мешавад.

Тилло металли асил, зардранг, ёзанда, кашолёбанд, вазнин, мулоим мебошад. Дар ҳарорати 1063°C об мешавад.

Тиллоро дар ҷавоҳирот ва саноат истифода мебаранд. Бо тилло мушакҳо, киштиҳои кайҳониро мепӯшонанд. Бонувон худро бо мӯҳра, шадда ва нишонаҳои сарисинагии тиллой ороиш доданро меписанданд. Дар бораи тилло ривоят аст, ки фидоёни Миср бовар меқунонданд, ки гӯё Офтоб тиллоро оварида, ба Замин чун борон мерезад.



Бо матн шинос шавед. Пас аз он дар хусуси сарвати зеризаминий – тилло ҳар он чизе ки медонед, баён кунед.



Бо корбости калимаи зерин бо илова ба калимаи **тилло** якчанд калимаҳои аз ҷиҳати маъно ва шакл фарқунанда тартиб дихед.

| | | | | |
|--------------|---|--------|---|--|
| ТИЛЛО | + | ранг | = | |
| | | намуд | | |
| | | гин | | |
| | | ҷӯ | | |
| | | соз | | |
| | | гуудоз | | |
| | | | | |


Худро бисанҷед! Тиллогудоз, тиллоранг, тиллона-муд, тиллоҷӯ, тиллосоз, тиллогин.



Хонед ва ба лавҳи хотир нигоҳ доред.

Калимаи тилло бағайр аз номи сарватҳои зеризаминий, номи одамонро низ ифода менамояд.





Чумлаҳои поёниро аз назар гузаронед ва ба кадом маъно корбаст шудани калимаи **тилло**-ро гўед.

1. Тилло бачаи баодоб аст. 2. Падари Тилло шахси тиллогудоз мебошад. 3. Модарам аз дўкони тиллофурӯши гўшвораи тиллой харид кард. 4. Тилло чун офтоби нурбор ба чашм ҷилвагар менамуд. 5. Дар кишвари Ўзбекистон конҳои тилло бисёр аст. 6. Переоҳани тиллоранг ба Тилло зебанда буд.



Чистонро хонед ва ҷавобашро бо баръаксҳонӣ ёбед.



Чист он ҳам дўсту душман,
Ҳам бар туvu ҳам бар ман?

(Оллимт, раз)



Барои баёни мазмуни мултфилми “**Алибобо ва ҷилроҳзан**” тайёрӣ бинед.

МАВЗӮИ 59. НАФТ

Нафт (нефт) мои равғанмонанди сўзандает, ки бўйи маҳсус дорад. Дар қабати таҳшинии замин паҳновар аст. Нафт яке аз сарватҳои табии зеризаминий ба шумор меравад. Якчоя бо карбогидрадҳои газшакл, одатан, дар чуқурии зиёда аз 1,2–2 километр ҳосил мешавад. Дар рўйи замин ба мои ғализ ё моддаи саҳт (асфалт) табдил меёбад. Рангаш аз ҷигарии кушод ё қариб беранг то бўри тира ё сиёҳ мешавад.





Аз нафт дар натиҷаи аз нав коркунӣ моддаҳои сӯзишвории техникии бензин, керосин, салиярка, моддаҳои техникии моеъ афтол, салидол, инчунин моддаҳои химикию дастурӯшӯи содаву собун тайёр карда мешавад.



Матнро хонед ва бо фикрҳои хулосавӣ мазмұнашро нақл кунед.



Аз таркиби матн қалимаҳои ифодакунандай рангҳои нафтро муайян намуда, ба дафтар рӯбардор кунед.



Хонед ва ба лавҳи хотир нигоҳ доред.

Калимаи “**нафт**” аз калимаи авестоии “**напто**” пайдо шудааст. Он дар забони адабӣ дар шакли **нафт, нефт** навишта мешавад.



Бо корбасти қалима ва ибораҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.

Нафт, нафтандоз, нафтҷӯ, нафткаш, нафтрасон, нафтхез, нафтрасонӣ, кони нафт, ҳавзахои нафтӣ, ҳосилшавии нафт.

Намуна: Конҳои нафт дар ҳамаи қитъаҳо (ба гайр аз Антрактида) ёфт шудаанд.



Хониши матни “**Нафт**”.





МАВЗЎИ 60. ГАЗИ ТАБИЙ

Газҳои табиии сўзанда дар қишири замин ҳосил мешаванд. Он асосан, аз метан, этан, пропан ва бутан иборат мебошанд. Агар газҳои табиии сўзанда дар як қабати геологӣ чамъ омада, кон ҳосил кунанд, онро кони массивӣ меноманд.



Газҳои табиии сўзанда ҳамчун сўзишвории арzon фаровон истифода мешаванд. Газҳои табиии сўзанда ашёи хоми пурбаҳои кимиёй мебошанд. Онҳоро дар нерӯгоҳҳои барқӣ, саноати филизкории сиёҳ ва ранга, сement, эҳтиёҷоти коммуналию майшӣ ва ғайра истифода мебаранд.

Дар Ўзбекистон чанд кони газҳои табиии сўзанда таҳқиқ ва мавриди истифода қарор дода шудаанд. Онҳо нитрогени озод, газҳои инертӣ ва 60–80% метан доранд.



Матнро хонед ва бо фикрҳои хулосавӣ мазмунашро нақл кунед.



Калимаҳои душворталаффузро дар якчоягӣ таллаффуз кунед.



Хонед ва ба лавҳи хотир нигоҳ доред.

Калимаи “газ” дар забони тоҷикӣ ба ғайр аз **сарвати зеризамиинии моеъ** боз якчанд тобишҳои маъноиро ифода менамояд. Монанди: **Газ** – воҳиди андозагирии дарозӣ (метр), **газ** – сўзишвории гармкунанда ва барои рӯзгор истифадашанавда, **газ** – растании буттагии худрӯи сурхчӯби саҳт, **газ** – феъли фармоиш (газидан).





Расммуаммо. Аз рўйи расмҳо бо гузоштани сарҳарфи аввал мақоли “**Мехнат роҳат аст**”-ро пайдо кунед.



Дар мавзӯи “**Дар истифодаи газ эҳтиёткор бошед!**” матни аз се-чаҳор ҷумла таркибёфта тартиб дихед.

МАВЗЎИ 61. НАМАКИ ОШ

Намаки ош муҳимтарин маҳсулоти хўрокворӣ аст. Он хўрокро хуштаъм мекунад. Намакро дар рӯзгор нафақат барои таомпазӣ, балки ба дигар мақсадҳо низ истифода бурдан мумкин аст.

Агар зарфи шишагиро бо намакоби гарм шуста, бо оби хунук чайқонанд, он шаффоф ва дурахшон мегардад. Ба намакоб шуста тоза кардани оина ва шишаҳои тиреза айни муддаост. Агар ба даруни дегчали сирдор ва тобаи тагаш сўхтагӣ як қабат намак ва каме обрехта, якчанд соат нигоҳ доранд, он тоза мешавад. Ба рўйи доғи равғанини плитай гарми ошпазӣ намак пошида, онро бо коғази газета якчанд маротиба пок кунанд, доғҳои равған тамоман тоза мегардад. Агар либоси аз шоҳии сиёҳ ва сатин дўхташударо баъди чомашӯй бо оби хунуки намакдор чайқонанд, мӯҳлати ҷилодории либос дарозтар мешавад.





Матнро хонед ва бо фикрҳои хулосавӣ мазмунашро нақл кунед.



Бозии мантиқии “Чӣ гуна аст? Фикр кунед ва ҷавоб баргардонед.

| | | |
|-------------------------|------------------|--|
| Намак шӯр аст? | Шакар чӣ? | |
| | Асал чӣ? | |
| Намак сафед аст? | Барф чӣ? | |
| | Ангишт чӣ? | |



Бо гузоштани қалимаҳо ба ҷойи нуқтаҳо ҷумлаҳоро дар шакли пурра хонед.

1. барои пухтани қариб ҳамгуна таом истифода мебаранд. 2. Истеъмоли аз меъёр зиёд ба организм зарар меорад. 3. бояд ҳар рӯз ба ҳисоби миёна 10–15 грамм намаки ош қабул кунад. 4. барои кори мӯътадили организми инсон зарур аст. 5. Барои тайёр кардани лӯлакабоб ба 1 килограмм гӯшти кӯфта 20 грамм (2 қошуқча) намак андохтан лозим.

Қалимаҳо барои истифода: Намакро, намаки ош, намак, организми одам.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Шатар – шутур беором,
Шӯълапазӣ рӯйи бом. *(нороӣ)*



Бо корбасти қалимаҳои зерин ҷумлаҳои дилҳоҳ тартиб дихед.

Намакдон, намакоб, намаксанг (лаҳти намак), намакин, намаксор.





МАВЗҮИ 62. ТАКРОР ВА МУСТАҲКАМКУНИЙ

Супориши 1. Бо интихоби калимаҳои зерин ҷумлаҳои дилҳоҳ тартиб дихед.

Нуқра, нуқрагин, нуқрасоз, нуқравор, нуқрапӯш, нуқраранг, нуқракорӣ, нуқрадор, нуқрамӯ, оҳан, оҳангар, оҳанпора, оҳангудоз, оҳангсоз, оҳанин, оҳанпайкар, оҳанреза, оҳантарош, оҳанфурӯш, мис, мисгун, мисин, мисгар, мисгудоз.

Супориши 2. Тобишҳои маънӣ ва чиҳатҳои фарқияташонро номбар кунед.

Супориши 3. Дар асоси мавзӯҳои омӯхташуда лаҳзаҳои саволу ҷавоб ташкил кунед.

МАВЗӰҲОИ 63–64. КОРИ НАЗОРАТӢ ВА ТАҲЛИЛИ ОН

Сели шиддатнок

Дар Яман рӯди калоне вучуд надошт. Ин сарзамини паҳновар ба сабаби камобӣ хушку сӯзон буд. Боронҳои зиёд ҳар сол меборид. Ба суръати тез сел мерафту ба ҷойи он ки аз он истифода бурда шавад, дар биёбон ба замин фурӯ мерафт. Барои пешгирий аз камии об одамон чораҳо бияндешиданд. Ният карданд, ки обанборҳо бисозанд, то селҳоро нигоҳдорӣ бикунанд. Баъд аз он аз обҳо истифода баранд.

Саддҳои бисёр сохта шуд ва маҳкамтарини он Мағриб ном дошт. Оҳиста-оҳиста шаҳри Мағриб зебою сарсабз гашт ва боғҳо бунёд гаштанд.





БОБИ IV. АҚЛИ СОЛИМ – ДАР ЧИСМИ СОЛИМ

ХИСЛАТҲОИ НЕКУ БАД

МАВЗЎҲОИ 65–66. ҲИКОЯТ

Юнус ном бача ба мактаб рафт. Дар синфи сеюм меҳонд. Қаламашро мешикаст ва дафтарашро сиёҳу чиркин мекард. Ин гуноҳро ба гардани шариконаш мемонд. Муаллим як бор, ду бор насиҳат карданд. Ба гӯшаш нагирифт.

Охир ўро аз мактаб пеш карданд. Шариконаш ба андак вақт доно шуданд.

Ҳар кас онҳоро таъриф мекард. Баъзе аз шариконаш муаллим шуданд. Баъзеашон тоҷир шуда, Юнус ҳаммолӣ (борбардор) ва мардикорӣ мекард. Азбаски ў дурӯғӣ буд, ҳеч кас ўро ҳурмат намекард.



(Садриддин Айнӣ)



Матнро хонед ва мазмунашро баён кунед.



Аз таркиби матн қалимаҳои ҳаракату амалҳои бачаи мактабхонро муайян намоед.



Расммуаммо. Аз рӯйи расмҳо бо гузоштани сарҳарфи аввал зарбулмасали “**Одобу тамиз – аз ҳама азиз**”-ро пайдо кунед ва маъни онро шарҳ дихед.





Расммуаммо. Тасвир шакли кадом анчоми бозиро ба хотир меорад? Он чӣ ном дорад? Ададҳои байни яку шаст мавҷудро аз рӯйи тартиб номбар кунед.

Бозии Нозӣ

Ҳай-ҳай, чӣ бозӣ?
Дар дasti Нозӣ.
Монанди марҷон
Нӯҳ ҳарфи раҳшон,
Нӯҳ ҳарфи танҳо,
Якто ба якто.
Орад ба ришта,
Бингар, Фаришта.
Ҳар гаҳ Шамима,
Шасто калима,
Ёбад ҳамоно
Ӯ шахси доно.



Бо кӯмаки омӯзгор калимаҳои “тоҷир” ва “ҳаммол”-ро аз ҷиҳати тобиши маъно шарҳ диҳед.



Тезгӯяқҳоро бо як нағасгирий тақрор кунед.

Сангү сангча дар санѓлоҳ.
Сад саг ба се саг як саду се саг.



Аз таркиби матн калимаҳои ифодакунандай аломати предметҳоро муайян намуда, ба дафтар бо зебонависӣ рӯбардор кунед.

МАВЗЎҲОИ 67–68. ЗАБОНДОН

Абераам Сабрина
Духтараки Заррина,
Донову хело зирак
Аз ҳар чӣ дорад дарак.
Худаш, ки ҳозирҷавоб

Ишораташ мекунад.
Ҳар чизеро мебинад
То ки дуруст ҳарф занад,
Хаторо таъқиб кунад
Онҳоро танқид кунад.





Мекунад кори савоб,
Булбули гўё бувад
Ҳар чизе гўё бувад.
Забони хоҳарашро
Забони додарашро,
Назораташ мекунад.

Забони модариро
Точикию дариро.
Тоза нигоҳ медорад,
Санги танқид наборад.
Гўё муаллим аст он
Устози таълим аст он.

Асад Гулзодаи Бухороӣ



Шеърро бурро, равон хонед. Пас аз он ибораи “**булбули гўё**”-ро аз ҷиҳати тобиши маъно шарҳ дихед.



Аз таркиби матн калимаҳои ифодакунандай аломати предметҳоро муайян намуда, бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



Бозии “**Калимаёбак**”. Бо ҳарфҳои пешниҳодшуда ибораҳои “**одами нағз**” ва “**ахлоқи нек**”-ро тартиб дихед.



Зарбулмасалҳоро хонед ва пас аз он маънидод кунед.

1. Ҳақро бигӯ, агарчӣ талҳ бошад.
2. Бо бадон бад бош, бо некон накӯ.



Хониши шеъри “**Забондон**”.





Ба тундиву тезӣ одат накун, нармдил бош. Дағалӣ накун. Дуруштиву дағалӣ кунӣ, меҳрубонӣ намебинӣ.

Бо одамон муросо кун. Агар муросо накунӣ, дӯст ҳам дushman мешавад.

Ҳеч гоҳ бадӣ накун, ки бадӣ хислати хуб нест. Агар касе туро озор диҳад, бикӯш, то ўро озор надиҳӣ. Беозорӣ сифати хуби инсон аст.

(Мазмун аз “Насиҳатнома”-и
Унсурулмаолии Кайковус)



Бо тақсимшавӣ ба гурӯҳҳо суханҳои пурҳикматро пай дар пай аз ҷиҳати мазмун шарҳ диҳед.



Калимаҳои муқобилмаънои таркиби матнро номбар кунед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Аз пеши хонаи мо
Мегузарад хонаҳо.
Хонаҳо қатор – қатор,
Зинадору почадор.
Хонҳоро ларzonад,
Бачаҳоро тарsonад.



Калимаҳоро бо шарҳ ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.

Муросо – созиш, сулҳ.
Дуруштӣ – дағалӣ.
Тундӣ – бадҷаҳлӣ.



Аз суханҳои пурҳикмат дутоашро ба дафтар бо зебонависӣ рӯбардор кунед.





МАВЗЎҲОИ 70–71. НИШОНАИ УМР

Бобои Ҳасан дар кӯҳу пуштаҳои беоб боғи зиёде бунёд кард, то ки барои фарзандон аз худ нишонае гузорад. Ба бобои Ҳасан аз талу теппаҳои зодгоҳаш – Сарикамар як миқдор замин ҷудо карданд. Ӯ кори хайрро аз шинонидани себҳои худрӯй оғоз кард. Боғи калоне бунёд шуд.

Боғбон бо усули пайвандкунӣ ада-ди дарахтони мевадорро сол то сол зиёд кард. Ҳатто дар ниҳоли бодом шохчай олуболу ва дар дӯлона навдаи мурӯdro кундапайванд карда, навъҳои хуби олуболу ва мурӯdro ба вуҷуд овардааст.

Бобои Ҳасан зиёда аз 40 сол машғули ниҳолшинонӣ буд. Ҳамдиёрон ӯро “Ҳасани пайвандгар” меномиданд.



(Ҳусейн Мирзоев)



Матнро хонед, мазмунашро бо фикрҳои хуло-савӣ баён намоед.



Аз таркиби матн қалимаҳои ифодакунандай номи меваҳоро муайян намуда, шаклу ранг ва мазаву тамъашонро номбар кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб диҳед. Пас аз он байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.





Расммуаммо. Аз силсила расмҳо шашто мева-ро муайян намуда, бо ном зикр кунед.



Меваҳои тирамоҳ

Дар хони Парвин
Хушбӯю ширин.
Анвои мева,
Аз Фарму Хева.
Ширин чу шаккар,
Тоза муаттар.
Бар гашти соат
Бинмуда тоқат.
Шаш бор кобӣ,
Шаш мева ёбӣ.



Мазмуни сухани пурхикмати зеринро бо фикр-ҳои хулосавӣ баён намоед.



Зарбулмасалро хонед ва пас аз он маънидод кунед.

Беҳтарин некиҳо хислати нек аст.



Хониши матни “Нишонаи умр”.

Мавзӯъҳои 72–73. Шустушӯйи дастҳо

Дастҳоро ҳатман бо собун шустан лозим аст. Саросема нашуда, пурра панҷаро бо ангуштон, кафи даст, пушти каф ва банди дастро бояд шуст. Медонед, ки одамон одатан дasti худро бо собун дар муддати 20 сония мешӯянд. Ин амал барои хубтар



тоза шудани даст аст. Онҳо кори дуруст мекунанд. Чунки собун пўсти одамро аз микробҳо пок мекунад.

Дастҳоро пас аз хоб хестан, пеш аз хоб рафтан, пеш аз ҳўрок ҳўрдан ва пас аз ҳўрок ҳўрдан, баъди ба ҳочатхона рафтан, пас аз бозӣ ва сайру саёҳат, баъди нигоҳубин, бозӣ бо ҳайвонот ё сила намудани онҳо ҳатман бояд шуст.



Матнро хонед ва дар хусуси тартибу одоби шустушӯйӣ даст фикратонро баён намоед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб дихед. Сипас байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил кунед.



Бозии “Саволаку ҷавобак”-и тарафайн. Оғози бозӣ. “**Мо дастонамонро мешӯем**”. Шумо чӣ? Давоми бозӣ. Рақибгурӯҳ ҷавоб бармегардонад. Бо истифодай ҷумлаҳои ҷадвали зер бозиро давом дихед.



Ангуштони панчаи инсонро ном ба ном зикр кунед.



Калима ва ибораҳои зеринро аз ҷиҳати тобиши маъно шарҳ дихед.

Гулдаст, тиҳидаст, дасташ дароз, дасташ гул, дасташ кӯтоҳ.





Зарбулмасалро хонед мазмунашро шарҳ диҳед.

1. Нохунро аз пӯст чудо карда намешавад.
2. Панҷ панҷаро ба даҳон андохтан.



Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои мувоғиқ гузашта, ҷумлаҳоро дар шакли пурра хонед.

1. Дар як панҷ, дар ду даст панҷ ҳаст.
2. Кафи даст мешавад. 3. Бо дasti ме-нависанд, салом алек мекунанд, ҳӯрок мехӯранд.
4. ро сари сина гузашта, сарро андаке ба пеш хам кардан, нишонаи изҳори миннатдорист.

Калимаҳо барои истифода: даст, даҳ, нарм, рост, дasti рост.

Тартиб додани матн дар мавзӯи “Дастҳоямро ин тавр мешӯям”.

МИКРОБ ВА БАКТЕРИЯҲОИ ЗАРАРКУНАНДА

МАВЗЎҲОИ 74–75. МИКРОБ



Микробҳо ба дасту рӯйи одам часпида меистанд. Агар одам дасту рӯяшро нашӯяд, ифлосӣ ва микроб ба дохили баданаш ворид мешавад. Онҳо баданашро ба бемориҳои гуногун гирифтор мекунанд.





Микроб заррачаое мебошанд, ки ҳангоми ба бадан ворид шудан, одамро бемор мекунанд. Микробҳо чунон хурд ҳастанд, ки бо чашм онҳоро дидан ғайри имкон аст. Онҳоро ба воситай микроскоп мушоҳида мекунанд.

Микробҳо метавонанд бо роҳҳои гунон вориди бадани одам шаванд. Масалан, ҳангоми ҳўрдани сабзавоту меваҷоти ношуста. Ҳангоми даст расондан ба хок, дару девор, хоридани узвҳо, ҳочатхона рафтани, бозӣ кардан ё даст расондан ба ҳайвонот. Бозичаҳо ё одами дастонаш ношуста низ метавонанд микроб дошта бошанд.



Матнро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хулосавӣ баён кунед.



Бо назардошли мазмуни матн саволҳо тартиб дихед. Сипас байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил кунед.



Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои мувоғиқ гузашта, ҷумлаҳоро дар шакли пурра хонед.

- Соли 2020 дар кишвари Ўзбекистон ва тамоми ҷаҳон паҳн гашт.
- Чанде аз одамони ба микробҳои тоҷдор аз олам гузаштанд.
- Бемории микробҳои тоҷдор дуру дарозро талаб мекунад.

Калима ва ибораҳо барои истифода: микробҳои тоҷдор, гирифторшуда, табобати...



Матни “Микроб”-ро хонед ва мазмунашро пеш аз оғози дарс ба ҳамсинфон баён намоед.





МАВЗУҲОИ 76 – 77. БЕМОРИҲОИ МИКРОБӢ

Аз микроб бемориҳои дарди шикам, шикамравӣ, кирми рӯдаю меъда, дарди гулӯ, хоришак ва дигар бемориҳо пайдо мешаванд. Ин бемориҳо бадани одамро заиф, чисмашро лоғар ва беҳолу bemador mekunand. Инҳоро бемориҳои сироятӣ меноманд.

Бемориҳои сироятӣ бемориҳое мебошанд, ки аз як одам ба одами дигар мегузаранд. Одами ба чунин беморӣ гирифткоршуда метавонад ин бемориро байни мардум паҳн кунад. Бемориҳои сироятӣ манбаи паҳншавии микробҳо мебошанд.

Бале. Ин бемориҳо табобат мешаванд. Аммо дар натиҷаи муолиҷаи дурудароз. Одами бемор дар бисёр маврид дар беморхона бистарӣ мешавад. Баъди табобат ҳам одами шифоёфта чанд вақт зери назорати духтурон қарор мегирад.



Мантро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хуносавӣ баён кунед.



Аз таркиби матн калимаҳои ифодакунандай номи бемориҳои сироятиро муайян намуда, бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



Бо назардошли мазмуни матн саволҳо тартиб дихед. Сипас байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил кунед.





Ба чойи нуқтаҳо калимаҳои мувофиқ гузашта, ҷумлаҳоро дар шакли пурра хонед.

Риояи одоби мардумро аз гирифтори бемории микроби тоҷдор раҳой намуд. Дар вақти паҳн гаштани бемори дарҳои қӯдакистон, мактаб муваққатан пӯшида гардид. Барои донишомӯзон илмомӯзии масофавӣ (онлайнӣ) ҷорӣ карда шуд. Бемори микроби тоҷдор аз бемории дучандон бадтар будааст.

Калима ва ибораҳо барои истифода: ниқоби даҳонбанд, микробҳои тоҷдор, ришта ва сил.

МАВЗЎҲОИ 78–79. БАКТЕРИЯ

Бактерияҳо дар ҳама чой – ҳаво, об, замин, ҳӯрокворӣ, зери хок, уқёнус, қуллаи қӯҳҳо, дар қаъри яхҳои арктиқӣ ва Антарктика, обҳои зеризаминии гарм, қабати болои атмосфера вомехӯранд.

Бактерияҳо яке аз шаклҳои соддаи ҳаёт буда, ба типи мавҷудоти зиндаи қадимӣ доҳил мешаванд ва дар ибтидои аввали тараққиёти ҳаёт дар рӯйи Замин пайдо шудаанд.

Инсон бо олами микробҳо фақат дар асри ҳабдаҳ шиносоӣ пайдо кард, зеро дар ҳамин давра заррабин (линза) ихтироъ гардид ва бо ёрии он ҷисмҳои ба ҷашм ноаёнро дидан мумкин буд.

Бактерияҳо, вобаста ба намуд танҳо, баъзеашон дар шакли тӯда ҳуҷайра ҷудо мекунад. Афзоиши бактерияҳо бо роҳи тақсимшавӣ аст.





Мантро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хулосавӣ баён кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб дихед. Сипас байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил кунед.



Бозии “Калимаёбак”. Дар доирчаҳои холӣ номи қалимаҳои ба микробҳо алоқмандро нависед.



Матни “Микроб”-ро хонед ва мазмунашро пеш аз саршавии дарс ба ҳамсинфон баён намоед.

СУБҲОНАИ СОЛИМ

МАВЗЎҲОИ 80–81. СУБҲОНА

Субҳонаи муносиб шомили ду ё се пораи нон, ҳудуди 5 грамм маска ва каме асал ё мураббо аст. Истеъмоли шир, панир, чормағз, дорчин, нӯшидани шири камравған, нони сабӯсдор бо як қошуқ маскаи бодоми заминӣ, як то ду адад тухми мурғ, як истакон шири камравған ҳамроҳи хурмо, амлети бисёр камчарб ҳамроҳ бо нони сабӯсдор, панири камчарб ва камнамак ҳамроҳи нони сабӯсдор, ҷурғот, мева, йогурт беҳтарин гузинаҳои як субҳонаи солим ҳастанд.



Субҳонаи суннатии мо тоҷикон: нон, ширчой, гардаб ва қандчой аст. Нӯши ҷон! Субҳатон босафо ва пурнишот бод!

Агар дорчинро ба чой ё мураббои шириниаш кам изофа кунед, барои танзими қанди хунатон хуб аст. Вақте ки субҳонаи кофӣ намехӯред, баданатон эҳсоси камбудӣ мекунад. Дар вақти субҳона аз истеъмоли сосиска ва ҳасиб худдорӣ кунед. Сосиска ва ҳасиб гӯштҳои фароваришуда мебошанд, ки онҳо ба бемориҳои қалбӣ ва саратони рӯдаи бузург дучор мекунанд. Беҳтар аст аз баҳри онҳо бигузаред ва агарчи бисёр хуш доред аз хӯрдан он сарфи назар кунед, ҳамон андоза барои саломатӣ муфид аст.



Матнро байни гурӯҳҳо тақсим намуда, бо навбат бихонед. Сипас саволҳо тартиб дода, лаҳзи саволу ҷавоб ташкил кунед.



Ба чойи нуқтаҳо бо гузоштани ҳарфҳои муровфиқ номи таомҳои субҳонаро пайдо кунед.



Ш...рч...й



Ш...р...и...и...ч



Ш...рб...т



О...д...и...ён

Ҳарфҳо барои истифода: и, ҷ, о, б, р, н, а.





Бо корбаси калимаҳои зерин чумлаҳо тартиб диҳед. Сипас дар хусуси тайёр кардани ҳӯрокҳои субҳона ҳар чизе ки медонед, нақл кунед.

Ширчой, ширбириңч, ширбат, ордбирён



Калимаҳои зеринро аз ҷиҳати тобиши маънӣ шарҳ диҳед.

Субҳ, субҳона, субҳонаҳӯр, субҳонаҳӯрӣ, наҳор, наҳорӣ, наҳорхӯрӣ, саҳархӯрӣ, мизи субҳона, дастархони субҳона, гизоҳои субҳона.



Бозии “**Калимаёбак**”. Бо навиштани ҳӯрокҳои субҳона доирачаҳои холиро пур кунед.



Аз таркиби матн калимаҳои ифодакунандай ҳӯроки субҳонаро муайян намуда, ба дафтар рӯбардор кунед.

Бо корбаси калимаву ибораҳои пеш ва пас субҳона гуфташаванда чумлаҳо тартиб диҳед.

Иштиҳои хуш, нӯши ҷон, ташаккур, раҳмат, сипосгузорам, миннатдорам, хушҳолам, шукр.



Зарбулмасалу мақолро аз ҷиҳати мазмун шарҳ диҳед.

1. Кам бихӯру ғам махӯр!
2. Як луқмаи субҳ надех, к-он луқмаи шом аст.



Бо интиҳоби сарлавҳа ва тартиб додани матн амалҳои субҳонаи хешро баён кунед.





МАВЗУҲОИ 82–83. ТАОМ ВА МАҲСУЛОТИ ШИРИ

Таомҳои аз шир ва маҳсулоти ширӣ омодашавандаро метавон ба ду бахш чудо намуд:

Якум таомҳое, ки маҳсус аз шир омода мешаванд. Масалан, ширчой, ширбиринҷ, ширрӯған, ширкаду, ширбат ва ғайра.

Дуюм таомҳое, ки аз маҳсулоти ширӣ – чака, ҷурғот, дӯғ ба монанди ҷолоб, қурутоб, мастоба ва амсоли онҳо омода мегарданд.

Хӯрокҳои ширӣ дар аксари манотиқи кишвар ба гурӯҳи таомҳое шомил мегарданд, ки субҳоҳӣ омода ва тановул менамоянд. Аммо усули тайёр кардан ва ё тановули таомҳои як минтақа аз дигара什 фарқ дорад.



Ширрӯған. Ин навъи таом низ ба ширчой монанд буда, ҳангоми пухтан ба ҷои ҷой ба он равғани зард меандозанд ва онро муддати ним соат дар оташи паст мепазанд. Ширрӯғанро одатан дар табақи чӯбин бардошта ба он фатир ё нони гирдача реза намуда, бо даст тановул менамоянд. Ширрӯған низ бинобар серғизо буданаш, ҳамчун хӯроки субҳоҳӣ дар феҳрист ба қайд гирифта шудааст. Аммо мардуми баъзе вилоятҳо онро ҳамчун хӯроки муқаддас барои меҳмонҳои азизашон дар дигар авқот – нисфириӯзӣ ва ё шом низ омода менамоянд.



Матнро хонед ва бо фикрҳои хulosавӣ мазмунашро накл кунед.





Катакчаҳои холии ҷадвалро бо навиштани қалимаҳои ифодакунандай номи маҳсулоти ширий пур кунед.



Аз таркиби матн таом ва маҳсулоти шириро дар алоҳидагӣ нависед.



Вобаста ба мазмуни матн ҷумлаҳои саволӣ ва хитобӣ тартиб дихед.



Бо корбастӣ қалимаҳои маҳсулоти ширии зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.

Чака, чургот, дӯг, ҷолоб, қурутоб, мастоба.

МАВЗӰҲОИ 84–85. ШИРКАДУ Ё КАДУБАШИР

Ширкаду таомест, ки қариб дар саросари кишвар онро мепазанд ва ҳама кадбонуҳо аз ўҳдаи пухтаниш мебароянд. Аз номаш аён аст, ки маҳсулоти асосии он шир ва каду аст. Усули пухтани он чунин аст: аввал кадуро тоза карда мувофиқи завқ пора менамоянд. Онро дар об то пухтан мечӯшонанд ва баъд ба он қадри зарурӣ шир илова менамоянд. Сипас, онро дубора муддати 20–25 дақиқа мечӯшонанд. Табиист, ки таъми каду ширин аст, аммо баъзан ба он шакар ё қанди сафед низ илова менамоянд.





Аз рўйи расм бо номбаркунӣ номи шаш таоми субҳонаро ба дафтар нависед.



Хелҳои кадуро бо ном ба дафтар нависед.
Пас аз он бо кадом каду омода намудани таоми ширкаду (кадубашир)-ро ёдрас намоед.



Чистонро хонед ва ҷавобаширо ёбед.


Дегчай пурҷазза,
Ошакаш бомаза.



Бо қалимаҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.
Шир, саршир, қаймок, равған, ҷурғот, панир.

ТАБИБИ УСТУХОН

МАВЗЎҲОИ 86–87. КАЛСӢ – ТАБИБИ УСТУХОН



Калсӣ минерали фаровон дар бадани шумост. Тақрибан наваду нӯҳ фоизи он дар устухонҳо ва дандонҳо нигоҳ дошта мешавад. Боқимонда як фоизи он ба кори дигаре машғул аст.

Калсӣ барои фаъолияти дурусти асабҳо, рагҳои хун ва мушакҳо ёрӣ мерасонад. Инчунин дар рехтани хун нақш мебозад. Маҳсулоти ширӣ аз қабили шир, йогурт ва панир миқдори зиёди калсӣ доранд.

Норасони калсӣ дар ҳӯроки инсон ба афзоиши қад, инкишофи устухон ва дандонҳо, кори дил таъсири манғӣ расонида, сабабгори хунравӣ шуда, устухонҳоро вайрон мекунад. Инсонҳо ҳаштод фоизи меъёри талаботи шабонарӯзии калсиро аз истеъмоли маҳсулоти ширӣ қонеъ мекунанд.





Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хуло-
савӣ баён кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб
диҳед.



Дар хусуси зиёд намудани **калсӣ** боз ҳар он
чизе медонед, нақл кунед.



Аз рӯйи расм ҷумлаҳои дилҳоҳ тартиб диҳед.



Тобиши маъною фарқи қалимаҳои **калсӣ** ва
каресро номбар кунед.



Ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед.

| Савол | Ҷавоб |
|---|-------|
| 1. Дандон чӣ пайдо мекунад? | |
| 2. Духтур дандони дардмандро чӣ кор мекунад? | |
| 3. Дарди дандон аз чӣ пайдо мешавад? | |
| 4. Дадони хурдсолон аз нора- сии қалсӣ ба чӣ гуна намуд месабзад? | |

Қалима ва ибораҳо барои истифода: дард, карес,
табобат, решакан, кач, bemor, нашустани дандон,
шикастани донак, бисёр истеъмол кардани маҳсулоти
қанодӣ.



Хониши матни “Калсӣ – табиби устухон”.





МАВЗУҲОИ 88–89. МАҲСУЛОТИ ШИРИИ КАЛСИИ ЗИЁДДОШТА

Истеъмоли мунтазами шир ва маҳсулоти ширӣ иммунитети бадан ва қалсиро зиёд менамояд. Хотираи инсонро мустаҳкам намуда, умрашро дароз меқунад.

Қаймоқ (саршир). Дар шароити хона барои истеҳсоли қаймоқ усули истифода аз дастгоҳ (сепаратор) ва усули ташон карданро истифода мебаранд. Аз қадом усуле, ки истифода барем шир бояд тоза (нав) дӯшида бошад, фақат бо ҳамин роҳ қаймоқи баландсифатро ба даст овардан мумкин аст.



Творог. Аз шири қаймоқашро нагирифта ва гирифташуда тайёр карда мешавад. Истеъмоли творог ба пешгирии бемориҳои рӯдаю меъда, талҳадон ёрӣ мерасонад.



Чурғот. Барои тайёр кардани чурғот шири навдӯшидаро дар оташи паст мепазанд (ширро насӯзонед). Баъд аз пухтан ширро то ҳарорати 37–40 градус расонида, 2–3 қошуқи ошӣ мойнӣ ба ҳар як литри шир илова намуда, оҳиста мекобанд. Зарфро бо сарпӯш пӯшонида, бо матоъи ғафс печонида дар ҷойи гарм мегузоранд. Баъд аз 6–8 соат чурғот тайёр мешавад. Барои тамъ ва лаззати хуб гирифтанаш онро дар ҷойи хунук ё дар яхдон ба мӯҳлати 8–10 соат нигоҳ медоранд.



Панири хонагӣ (чаккапанир). Аз твороги навтайёр панири хонагиро тайёр мекунанд. Ба 1 килограмм творог 1 қошуқча намаки ошӣ илова намуда, ду маротиба онро аз гӯштқимакунак мегузаронанд ва онро ба муддати панҷ рӯз дар хонае, ки намнок на бошад, нигоҳ медоранд.





Маҳсулоти ширии калсии зиёддоштаро дар алоҳидагӣ номбар кунед.



Бо назарандозӣ ба матнҳо таъм, маза, ранг, шаклҳои маҳсулоти ширии калсии зиёддоштаро дар алоҳидагӣ нависед.



Оид ба маҳсулоти ширии калсии зиёддошта маълумот диҳед.

МАВЗЎҲОИ 90 – 91. МЕВА ВА САБЗАВОТҲОИ СЕРВИТАМИН



Аз рӯйи расм номи мева ва сабзавотҳои сервитаминро ёдрас намоед.



Витаминҳо дар рушди қӯдак нақши муҳим доранд. Мева ва сабзавотҳои сервитамин мавҷуданд. Онҳо барои мӯътадил ва зиёд гардидани витаминҳои **A**, **B**, **C** ёрӣ мерасонанд.



Витамины А ба афзоиши кӯдак таъсир ме-расонад. Конеъ кардани ниёз ба витамины кӯдак ҳангоми афзоиш барои рушди солими ояндаи ӯ муҳим аст.

Витамины мазкур дар равғани моҳӣ, равған, зардии тухм, шир фаровон аст. Манбаъҳои муҳимтарини **Витамины В** шир, панир, тухм, гӯшт ва нон мебошанд. **Витамины Д** ба ташаккул ва рушди мусбати бофтаи устухон таъсир мерасонад. Он дар равғани моҳӣ, чигар, маҳсулоти гӯштӣ, зардии тухм мавҷуд аст. **Витамины С** дар мева ва сабзавот фаровон аст.




Матнро хонед ва матлабро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро гӯед.

Гирд аст гумбазе,
Гирдмагирд аст гумбазе,
Дона ҳазор аст гумбазе,
Сар – сари дор аст гумбазе.



Дар хусуси меваю сабзавотҳои сервитамин чиҳо гуфта метавонед.





МАВЗҮИ 92. ТАКРОР ВА МУСТАҲКАМКУНИЙ

Фаъолияти тарафайн. Такрор ва мустаҳкам намудани мавзӯъҳои гузашта бо савол ва супоришҳои пешниҳодашудаи омӯзгор.

МАВЗӰҲОИ 93–94. КОРИ НАЗОРАТӢ ВА ТАҲЛИЛИ ОН

Нон

Мӯйсафедони равшанзамир нонро неъмати мӯъчизавӣ мепиндоранд. Бе мавҷудияти ин неъмати мӯчизавӣ ҳаёти инсон тасаввурнопазир аст. Нон асоси зиндагӣ ва ҳаёти инсон мебошад.

Нони аз танӯр нав кандашуда бӯйи хуш дорад. Модарон ва нонвойҳо бароямон нон мепазанд. Нон аз орди гандум, ҷав, ҷуворимакка тайёр карда мешавад. Ҳӯшаҳои гандум, ҷав ва сараки ҷуворимакка пур аз донаҳои ордрезаҳо иборат мебошад.





БОБИ В. КАСБИ МАН – ФАХРИ МАН
ҲУНАРМАНДӢ – НИШОНАИ ГУЛДАСТУВУ
ХУШБАХТЗИСТИ

МАВЗӰҲОИ 95–96. АЗ СОҲИБҲУНАРОН
ҲУНАР БИОМӰЗ!



Аз рӯи расм касбу ҳунарҳояшонро баён кунед.

Бо корбасти калимаҳои **зардӯз**, **заргар**, **занбӯрпарвар**, **чархчӣ**, **челонгар**, **чопгар** ва **чевар** якчанд ҷумла тартиб дихед.



Аз рӯи расм вобаста ба касбу ҳунарҳояшон матн тартиб дихед.



Доир ба касбу ҳунарҳои орзукардаатон бо навиштани ду-се ҷумла маълумот дихед.

МАВЗӰҲОИ 97–98. КАСБУ ҲУНАРҲОИ
ДИЛПИСАНД



Вобаста ба касбу ҳунар калимаҳоро мутаносибан voguzor намуда, навъи машғулияташонро номбар кунед.



Чанде аз калимаҳои ба касбу ҳунарҳояшон алоқамандро дар алоҳидагӣ нависед.



Аз рӯи расм вобаста ба касбу ҳунарҳояшон матн тартиб дихед.





Аз рўйи расмҳо се-чаҳор ҷумлаҳои дилҳоҳ тартиб диҳед.

МАВЗЎҲОИ 99 – 100. КАСБУ ҲУНАРҲОИ СУРУРБАХШ



Муайян намоед ва гўед, ки қадоме аз онҳо шоир, шоҳмотбоз, шиновар, шайпурнавоз, элакбоф, эчодкор, экскваторсавор, юрмадӯз.



Чанде аз қалимаҳои ба қасбу ҳунарашон во-бастаро номбар кунед. Пас аз он ба дафтар бо зебонависӣ рӯбардор кунед.



Аз рўйи расм вобаста ба қасбу ҳунарҳояшон матн тартиб диҳед.



Аз рўйи расми қасбу ҳунарҳояшон саволҳо тартиб диҳед. Сипас, байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.





МАВЗЎҲОИ 101–102. КАСБУ ҲУНАРҲОИ ШОИСТА



Кадоме аз онҳо **галабон**, **гандболбоз**, **гулпарвар**, **гаҳворасоз**, **нонвой**, **нақоразан** ҳастанд?



Суханҳои пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ дижед.

Тавонгарӣ ба ҳунар аст, на ба мол.
Бузургӣ ба ақл аст, на ба сол.



Дар бораи касбу ҳунари падар, ё худ модар бо тартиб додани матн маълумот дижед.





МАВЗУҲОИ 103–104. ҲУНАРҲОИ МАРДУМИЙ

Гилембофӣ. Гилемро аз абрешим, пахта, пашми бузу гӯсфанд ва ё дигар ҳайвонҳои хонагӣ мебофонд. Он асосан дар фарши хона ва болои бӯрӯ андохта мешавад. Баъзан барои ороиши манзил ба девор меовезанд.

Тоқидӯзӣ. Тоқидӯзӣ, (тӯппидӯзӣ) яке аз навъҳои маъмули ҳунари тоҷикон мебошад. Тоқӣ аз тора, гирда, абра, астар, ҷияк (шероза, зех) иборат аст. Мувофиқи шароити маҳал, табъи одамон ва дар натичаи ривоҷу равнақи санъати амалии ҳалқ навъҳои гуногуни тоқӣ ба вучуд омадаанд: чустӣ, ҷоргул, ироқӣ, тағдӯзӣ ё чамангул, зардӯзӣ, юрма, пӯпакдор, тӯртуппӣ (арақчин) ва ғайра.



Матнҳоро байни гурӯҳҳо тақсим намуда, бо навбат пайиҳам хонед.



Мазмuni матнҳоро бо фикрҳои хulosавӣ баён кунед.



Аз таркиби матн қалимаҳои ифодакунандай қасбу шуғли *гилембофӣ*, *бӯрёбофӣ*, *тоқидӯзи*-ро муайян намуда, дар алоҳидагӣ ба дафтар бо зебонависӣ рӯбардор кунед.





МАВЗҮХОИ 105–106. КУЛОЛГАРИ



Кулолӣ соҳаи ҳунармандӣ, навъи санъати ороишию амалӣ ва усули коркарди бадеии гил мебошад. Кулолӣ аз давраҳои қадим дар соҳаҳои гуногуни рӯзгор (пиёла, коса, табак, кӯза ва ғайра), соҳтмон (кошӣ, хишт, лавҳа, мұчассама ва ғайра), ҳайкалтарошӣ ва санъати ороишию ҳунарии мардумӣ маълум аст.

Кулолгарони тоҷик беш аз бист навъи зарфҳои гуногуни сафолӣ – кӯза, офтоба, хурма, хум, машраба, яқдаста, коса, шоҳкоса, пиёла, кутича, табак, табақчакоса, чилобчин, ширполо, ҷарҳдег, тоба, қадаҳ, чойчӯш, намакдон ва амсоли инҳоро истеҳсол менамуданд. Қосаву табақхоро сир медавонданд ва бо рангҳо нақш кашида, ороиш медоданд. Рангро аз ишқор, маъданҳои табииӣ, гиёҳу маҳсулоти ҷонварон тайёр мекарданд. Дар Ӯзбекистону Тоҷикистон имрӯз ҳам ба инкишофи санъати кулолӣ диққати ҷиддӣ дода мешавад.



Матнро хонед, мазмунашро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.



Аз таркиби матн қалимаҳои ифодакунандай шуғли кулолгариро муайян намуда, бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



Аз рӯйи мазмуни матн саволҳо тартиб диҳед. Сипас, байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



Зарфҳои гуногуннавъи сафолиро ном ба ном ба дафтар бо зебонависӣ рӯбардор кунед.





КАСБҲОИ ПУРИФТИХОР

МАВЗЎИ 107. УСТО

Усто қошуқ тарошад,
Бо тақу туқ тарошад.
Созад зи чӯб зина,
Табақҳои чӯбина.
Гулдони коший созад,
Лаълии оший созад.
Курсиву миз созад,

Хар гуна чиз созад.
Бингар ба ҳусни тоқаш,
Наққошии равоқаш:
Ҳама боби тамошост,
Манзараи дилорост.
Нақше чунон медиҳад,
Ба чӯб ў чон медиҳад!

Шарифи Муҳаммадёр



Шеърро бурро ва равон хонед. Пас аз он мазмунашро нақл кунед.




Аз рӯйи расм касбу ҳунарҳояшонро номбар кунед.

Калимаҳо барои истифода: *харрот, харбузакор, хиштрез, хабарнигор, ҳакам, ҳавошинос, ҳалвопаз, ҳайкалтарош.*





МАВЗЎИ 108. ДУРЕДГАРӢ



Дуредгарӣ ё худ начкорӣ, чӯбкорӣ – навъи санъати амали буда, ҳунари чӯбкорӣ ва кандакории чӯбро фаро мегирад. Ба маъни васеъ усули коркарди чӯбро мегӯянд.

Дуредгарӣ асбобсозӣ, чӯбкории биноҳо, ҷузъҳои иморатсозӣ, афзорсозӣ, соҳтани ҷиҳози хона (ҷевон, дар, тиреза, миз, курсӣ, сандуқ, гаҳвора, ароба, зин, табақ, қошуқҳои чӯбин ва ғайраҳо), созҳои мусиқӣ ва ғайро дар бар мегирад.

Дуредгарон асосан, аз чӯби дарахтони маҳаллӣ: бед, сафедор, чинор, чормағз, тут, зардолу ва ғайра ҳамчун ашёи хом истифода мебаранд.



Матнро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хулосавӣ баён кунед.



Аз таркиби матн калимаҳои ифодакунандай амал ва ашёҳои дуредгарӣ дар алоҳидагӣ на висед.



Аз лавҳи хотир якчанд калимаҳои ифодакунандай асбобу анҷоми дуредгариро на висед.



Аз рӯйи расм амалҳои устоёни қуттисоз ва ко сасозро хотирнишон намоед.



Матни “Дуредгарӣ”-ро хонед ва бо назардошти мазмун сето тест тартиб дихед.





МАВЗҮИ 109. ОҲАНГАР

Бобои ман – оҳангар,
Додои ман – оҳангар.
Дил бастаам ниҳоят
Ба ин касбу ин ҳунар.

Оҳанро тарсон кунам,
Болои сандон кунам.
Дорам маҳкам бо анбӯр,
Лаб зери дандон кунам.

Ба путк кӯбам чунон,
З-оҳан парад шарора.
Бобоям бар кори ман
Шодон кунад назора.

Занчиру оташгирак,
Зулфини дар месозам.
Магӯ, ки ман хурд астам,
Досу табар месозам!



Нӯъмон Розик



Аз таркиби шеър калимаҳои ифодакунандай анҷомҳои кории оҳангариро муайян намуда, ба дафтар бо саволгузорӣ рӯбардор кунед.

МАВЗӮИ 110. САРТАРОШӢ

Сартарошӣ яке аз пешаҳои қадимишт. Дар гузашта сартарошӣ машгулияти мардона буд. Сартарош баробари тарошидани мӯйсар, риш ва ба тартиб даровардани мӯйлаб хунгирӣ, табобати баъзе қасалиҳои асабро ба ўҳда дошт. Аксари сартарошон шогирд доштанд. Баъди омӯхтани касби сартарошӣ шогирд маросими розигии устодро мегузаронд ва устои мустақил мешуд.





Устохонаи сартароширо сартарошхона мегўянд. Он дар гузару маҳалла ва бозорҳо сохта шуда, бо лавозимоти зарурӣ (поку, мошини мӯй-саргирий, дукорд, оина, қайчӣ, шона, атриёт ва ғайра) чихознида мешавад. Касби сартароший дар курсҳои маҳсус омӯзнида мешаванд.



Аз таркиби матн калимаҳои ифодакунандай амал ва асбобҳои касби сартароширо муайян намоед.

МАВЗӮИ 111. ТАКРОР ВА МУСТАҲКАМКУНӢ



Фаъолияти тарафайн. Такрор ва мустаҳкам намудани мавзӯъҳои гузашта бо савол ва супоришҳои пешниҳодкардаи омӯзгор.

МАВЗӮИ 112. КОРИ НАЗОРАТӢ ВА ТАҲЛИЛИ ОН



Аз рӯи расмҳо фикратонро шифоҳӣ ва хаттӣ баён кунед.





O'quv nashri

Jumanazar Eshonqulov, Tavakkal Choriyev

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI

Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarning
2-sinfi uchun darslik

Муҳаррир Илҳом Эшонзодаи Насафӣ
Муҳаррири таҳниқӣ Акмал Сулаймонов
Рассом Нигора Нусратова
Дизайнер Тоҳир Турғунбоев
Муҳаррири бадеӣ Сарвар Фармоноев
Саҳифабанд Ҳилола Шарипова
Мусаххед Мижона Ходжаева

Ба чопаш 06.09.2021 имзо шуд. Андозаи 60Х84 1/8.
Гарнитураи «Arial Tj». Кегели 16 шпондор.
Бо усули оғсет чоп шудааст.
Чузъи чопии шартӣ 13,95.
Чузъи нашриву ҳисобӣ 8,31.
Теъдоди нашрнусха. Фармоиши №



Чадвали нишондоди ҳолати китоби дарсии ба ичора диҳанда

| № | Ному насаби донишомӯз | Соли хониш | Ҳолати китоб ҳангоми гирифтан | Имзои раҳбари синф | Ҳолати китоб ҳангоми супоридан | Имзои раҳбари синф |
|----|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |

Чадвали болой ҳангоми ба ичора додан ва дар охири соли хониш баргардонида гирифтани китоб аз тарафи раҳбари синф аз рӯйи меъёрҳои зерин пур карда мешавад:

| | |
|-----------------|--|
| Нав | Ҳолати китоб ҳангоми бори аввал супоридан |
| Хуб | Муқовааш бутун, аз қисми асосии китоб чудо нашудааст. Ҳамаи варақҳояш ҳаст, надаридааст, чудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишт ва хатҳо нест. |
| Қаноатбахш | Муқова қаҷ шудааст, канорҳояш коҳида, якчанд хатҳо кашида шудаанд, ҳолати аз қисми асосӣ чудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаронда қаноатбахш таъмир гаштааст. Варақҳои чудошудааш аз нав таъмир гашта, дар баъзе саҳифаҳо хат кашида шудаанд. |
| Ғайриқаноатбахш | Муқова даридааст ва ба рӯйҳояш хат кашида шудааст, аз қисми асосӣ чудо шудааст ё ки умуман нест, ғайриқаноатбахш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, хат кашида, ранг карда партофта шудааст. Китобро барқарор карда намешавад. |